

## НИЗОМНОМАИ НАМУНАВӢ ОИД БА ШӢРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

### 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ (минбаъд – Низомнома) мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда, тартиби ташкил ва фаъолияти шӯроҳои диссертатсионӣ оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисосро (минбаъд – Шӯро) муайян мекунад; қоидаҳои баргузори чаласаҳои Шӯро, гузаронидани ташхиси диссертатсияҳоро, ки ташхиси аввалия, ташхиси муқарризони расмӣ, ташхиси муассисаи муқарриз ва Ҳимояи ошкор дар Шӯро оид ба Ҳимояи диссертатсияро дар бар мегирад, ҳамчунин аттестатсияи такрорӣ соҳибони ҳуҷҷатҳои таҳассусӣ оид ба дараҷаҳои илмии дар давлатҳои хориҷӣ додашуда ва маҳрум (барқарор) кардани дараҷаҳои илмиро муқаррар мекунад.

2. Шӯро талаботи ягонро нисбат ба докталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва диссертатсияи он таъмин мекунад, ҳамчунин, таҳлили муҳтавои диссертатсияро амалӣ намуда, ба диссертатсияҳои барои Ҳимоя пешниҳодшуда баҳо медиҳад.

3. Шӯро фаъолияти худро мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳукукии соҳаи илм ва маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, дар асоси Низомномаи мазкур ба роҳ мемонад.

4. Баррасии диссертатсияҳо дар Шӯро марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад:

- ташхиси аввалия;
- ташхиси муқарризони расмӣ ва муассисаи муқарриз;
- Ҳимояи ошкори диссертатсия.

5. Аз рӯи натиҷаҳои Ҳимояи ошкори диссертатсия Шӯро барои додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос қарор қабул намуда, амалҳои зеринро ба ҷо меорад:

- ба Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - КОА) дархостномаҳо оид ба додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос пешниҳод мекунад;
- ба диссертатсияҳое, ки дар дигар шӯроҳо Ҳимоя шудаанд, ҳулосаи иловагӣ медиҳад;
- дар бораи натиҷаҳои баррасии шикоятномаҳо оид ба масъалаи додани дараҷаҳои илмӣ дар мавриди вайрон кардани тартиби пешниҳод намудан ба Ҳимоя ва Ҳимояи диссертатсияҳо (минбаъд - шикоятнома) ҳулоса медиҳад;
- ҳамасола фаъолияти худро таҳлил ва баррасӣ менамояд (бо шумули муҳтавои диссертатсияҳои Ҳимояшуда);
- дигар ваколатҳои муқаррарнамударо тибқи талаботи Тартиби додани дараҷа ва унвони

илмӣ (дотсент, профессор) амалӣ менамояд.

6. Шӯро барои мувофиқати диссертатсияҳо ба ихтисосҳо ва самтҳои пешниҳодшуда, воқеӣ будани сифати ташхиси онҳо, асоснок будани қарорҳои дахлдори нисбати онҳо қабулшуда, мувофиқати онҳо ба муқаррароти санадҳои қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур масъул мебошад. Шӯро вазифадор аст, ки аз рӯи дархости ҚОА тавзеҳоти зарурӣ диҳад ва барои гузаронидани ташхис ва ҳимояи диссертатсия маводи дахлдорро пешниҳод намояд.

7. Дар мавриди вайрон намудани қоидаҳои пешниҳод ва ҳимояи диссертатсияҳо, воқеӣ набудани ташхиси онҳо, ҚОА ҳуқуқ дорад, ки ҷаъолияти Шӯро манъ кунад ва ё қатъ намояд.

8. Агар дар натиҷаи ташхиси мавод дар ҚОА вайрон карда шудани талабот оид ба қоидаҳои ҳимоя аз ҷониби шӯроӣ ҳимояи диссертатсияҳо ошкор шуда бошад, ҚОА ҳуқуқ дорад, ки диссертатсияҳои ҳимояшударо барои баррасии такрорӣ ба Шӯроӣ мазкур баргардонад.

9. Шӯро ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ шароити шиносӣ бо маводи ба диссертатсия дахлдоштаро фароҳам меорад ва дар масъалаҳои вобаста ба ҳимояи он ёрии илмию методӣ мерасонад.

10. Аъзои Шӯро уҳдадорҳои худро тибқи банди 155 Низомномаи мазкур ба роҳ мекунанд.

11. Муассисае, ки дар заминаи он Шӯро таъсис дода шудааст, қўй додани матни пурраи диссертатсияро дар сомонаи расмӣ худ дар шабакаи иттилоотӣ телекоммуникатсионӣ «Интернет» (минбаъд - сомонаи муассиса) таъмин менамояд, сабти ҷаласаҳои Шӯро ва омода намудани шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмиро ба аттестатсия ташкил мекунад, маводи иттилоотиро тибқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» дар сомонаи муассиса қўйгир карда, ҷаъолияти ошкорбаёнӣ шӯроҳоро таъмин менамояд.

12. Пардохти хароҷоти вобаста ба баррасӣ ва ҳимояи диссертатсия аз ҳисоби шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ қатъиян манъ аст.

13. Хароҷоти муқарризони расмиро дар қори Шӯро муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст, пардохт менамояд.

14. Роҳбари муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст, барои мутобиқати ҳайат ва ҷаъолияти Шӯро мувофиқи талаботи Низомномаи мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзимкунандаи аттестатсияи давлатӣ қормандони илмӣ ва илмӣ-омӯзгорӣ масъул мебошад.

15. Хизматчиёни давлатӣ диссертатсияҳои худро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорию қорӣ ҳимоя мекунад. Ҳимояи диссертатсияҳои хизматчиёни давлатӣ дар Шӯроӣ назди муассисаҳое, ки тобеи зерсохтори мақомоти давлатӣ мебошанд ва онҳо дар он қо ҷаъолият мекунанд, инчунин, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олий ва муассисаҳои илмӣ, муовинони онҳо дар шӯроҳое, ки дар тобеияти онҳо мебошанд, бо иҷозати ҚОА дар ҳолате амалӣ мешаванд, ки агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар Шӯро аз рӯи ихтисос ва соҳаи илми мувофиқ мавҷуд набошад.

16. Диссертатсияи шаҳрвандони қорӣ метавонад аз тарафи Шӯро дар ҳолатҳое қабул шавад, ки он тибқи созишномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба шарте, ки диссертатсия дар асоси қарордоди имзошуда миёни шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва муассисаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қормандони илмӣ таҳассуси олиро тайёр мекунад, пешбинӣ қардида бошад. Дар ҳолати оқир ба ҳимоя пешниҳод шудани

диссертатсия ва ташхиси муқаддамотии диссертатсияи шахрванди хориҷӣ бояд аз тарафи ҳамон муассиса гузаронида шавад. Ҳимояи диссертатсияи шахрвандони хориҷӣ мутобиқи талаботи барои шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда дар сурати аз тарафи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ё муассисаи ирсолкунанда пардохт шудани хароҷоти гузаронидани ҳимояи ошкорои диссертатсия ва ташхиси он амалӣ мегардад, агар созишномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шартӣ дигарро пешбинӣ накарда бошанд.

## 2. ТАРТИБИ ТАШКИЛИ ШҶҶҶҶ

17. ШҶҶҶ бо қарори ҚОА дар заминаи муассисаҳои илмӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (минбаъд – муассисаҳо), ки бо кадрҳои илмии дорони таҳассуси олии таъмин буда, дорони дастовардҳои бузурги илмӣ мебошанд, дар самтҳои дахлдори илм таҳқиқоти илмиро фаъолона амалӣ менамоянд, инчунин, кормандони илмии таҳассуси оливо дар доираи аспирантура (адъюнктура) ва докторантура аз рӯйи ихтисос, докторантура ва постдокторантура тайёр мекунад, ташкил карда мешавад.

18. Барои ҳимояи диссертатсияҳо оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос шҶҶҶҳои алоҳида таъсис дода мешаванд, ки дар онҳо диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ҳимоя карда мешаванд. ҚОА як ё якчанд ихтисосҳои ба ҳам наздик (на зиёдтар аз панҷ ихтисос) аз рӯйи як ё ду соҳаҳои наздики илмиро муайян мекунад, ки аз рӯйи онҳо ШҶҶ ҳуқуқи гузаронидани ҳимояи диссертатсияҳоро дорад. Дар мавридҳои дар банди 22 Низомномаи мазкур пешбинишуда ҚОА метавонад ба ШҶҶ барои гузаронидани ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия аз рӯйи ихтисосҳо ва соҳаҳои илми ба таҳассуси ШҶҶ наздикбуда иҷозат диҳад.

19. Барои дар назди муассиса таъсис додани ШҶҶ зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на камтар аз 3 доктори илм дар соҳаи илме, ки аз рӯйи он ШҶҶ таъсис дода мешавад, бошад ва 2 нафар аз онҳо корманди штативу доимии ин муассиса бошад (дар ҳолатҳои истисноӣ барои ихтисосҳои алоҳида ҚОА метавонад, ки ба 2 нафар доктори илм дар соҳаи илме, ки аз рӯйи он ШҶҶ таъсис дода мешавад ва 1 нафари онҳо аз корманди штативу доимии муассиса бошад, иҷозат диҳад). Мутобиқати ин аъзои ШҶҶ ба ихтисос ва самтҳои илм бо дипломи дараҷаи илмии онҳо ва (ё) бо мақолаҳои илмии ба таъб расидаи онҳо тасдиқ карда мешавад.

20. ШҶҶ ба муҳлати то 5 сол аз рӯйи як ё якчанд (маъмулан на зиёда аз панҷ ихтисос) ихтисосҳои ба ҳам наздики соҳаҳои илм таъсис дода мешавад. Дар мавриди хотима ёфтани муҳлати ваколати ШҶҶ ҚОА аз рӯйи дархостномаи роҳбари муассисае, ки дар назди он ШҶҶ ташкил шудааст, оид ба тамдиди муҳлати ваколатҳои он бо тағйири ҳайат ё бетағйир мондани ҳайати ШҶҶ қарор қабул менамояд.

21. Ба ҳайати ШҶҶ докторони илм ва докторони фалсафа (PhD), докторон аз рӯйи ихтисос (номзадҳои илм), ки аз рӯйи ихтисоси соҳаи илми дахлдор монография ё на кам аз се кори илмӣ доранд, ки дар муддати панҷ соли охир дар интишороти тақризишавандаи ҚОА чоп шудаанд, дохил мешаванд. Шумораи ҳайати ШҶҶ бояд на камтар аз 15 нафар бошад.

22. Дар ҳолати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набудани шумораи кофии мутахассисон барои ташкили ШҶҶ аз рӯйи самтҳои, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мубрам мебошанд, ба тариқи истисно ба ҳайати он метавонанд мутахассисони дигар кишварҳо дар мувофиқа бо ҚОА (на зиёдтар аз ду нафар аз рӯйи ҳар як ихтисос) шомил гарданд.

23. Шумораи аъзо ва ҳайати шахсии ШҶҶ, феҳристи ихтисосҳо ва соҳаҳои илме, ки аз

рӯйи онҳо ба Шӯро ҳукуки гузаронидани ҳимояи диссертатсияҳо вогузор мегардад, инчунин, муҳлати ваколатҳои Шӯро дар асоси дархостномаи муассиса дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ (барои муассисаҳои илмӣ тобеи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз мувофиқа бо раёсати Академияи илмҳо) бо фармоиши раиси КОА тасдиқ карда мешавад. Дархостномаи таъсиси Шӯро, ки онро шӯрои илмӣ муассиса маъқул доништа, роҳбари муассиса тасдиқ намудааст, бояд иттилоотро дар бораи дастовардҳои илмӣ муассиса дар соҳаи дахлдори илм, шумораи докторҳои илм мутобиқ бо самтҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ ва дар муассиса, инчунин, дар муассисаи мазкур мавҷуд будани аспирантура, докторантура аз рӯйи ихтисос, докторантура ва постдокторантура, сохторҳои тобеъ, ки аз рӯйи онҳо Шӯро таъсис дода мешавад, фаро гирад. Агар аз рӯйи ихтисосҳое, ки тибқи онҳо Шӯро таъсис дода мешавад, шиносномаҳои тасдиқнамудаи КОА мавҷуд набошанд, он гоҳ ба дархостнома мутобиқи замимаи 1 лоиҳаи шиносномаи ин ихтисосҳо илова карда мешаванд.

24. Ба ҳайати Шӯро докторони илм, номзадҳои илм, докторони фалсафа (PhD), докторон аз рӯйи ихтисос дохил карда мешаванд. Шӯро бояд ҳайати зеринро дар бар гирад:

- на кам аз панҷ мутахассис бо дараҷаи илмӣ, аз он ҷумла, на кам аз як доктори илм мутобиқи ҳар як аз ихтисоси соҳаи илми дахлдор, ки аз рӯйи онҳо ба Шӯро ҳукуки гузаронидани ҳимояи диссертатсияҳо вогузор мегардад;
- на кам аз як мутахассис аз рӯйи ҳар як ихтисоси соҳаи илми дахлдор, ки дар муассисаи дар назди он Шӯро таъсисёфта кор мекунанд;
- ба ҳайати Шӯро метавонанд мутахассисон аз дигар муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ дохил шаванд, ки маъмулан шумораи онҳо на камтар аз сеяки ҳайати Шӯро ва на зиёда аз нисфи ҳайати умумии Шӯро бошад.

25. Доктори илм ҳуқуқ дорад дар як Шӯро на зиёда аз ду ихтисос, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ва номзоди илм бошад, танҳо як ихтисосро намояндагӣ кунад. Як мутахассис бо дараҷаи илмӣ доктори илм метавонад ба ҳайати на зиёда аз се Шӯро, ё ин ки ба як шӯрои ҳимояи диссертатсияҳо (агар вай узви шӯрои ташхиси КОА бошад) шомил шавад. Мутахассиси дараҷаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ва номзоди илм метавонад ба ҳайати на зиёда аз ду Шӯро шомил шавад. Кормандони басти кории КОА наметавонанд аъзои Шӯро бошанд.

26. Раиси Шӯро бояд доктори илм дар соҳаи дахлдори таҳқиқоти илмӣ маъруф бо дастовардҳои илмӣ худ буда, докторҳои фалсафа (PhD), докторҳо аз рӯйи ихтисос ва номзадҳои илм тайёр карда, корманди асосии муассисае бошад, ки дар назди он Шӯро таъсис дода мешавад. Дар мавридҳои истисноӣ дар мувофиқа бо КОА корманди муассисаи дигар раиси Шӯро шуда метавонад. Дар ҷунин мавридҳо муовини раис бояд корманди доимии ҳамон муассисае бошад, ки дар назди он Шӯро таъсис мегардад.

27. Узви раёсати КОА, узви шӯрои ташхис аз рӯйи ихтисоси Шӯрои таъсисшаванда, инчунин, роҳбар ва муовини роҳбари мақоми давлатӣ раиси Шӯро, муовини ӯ ва котиби илмӣ буда наметавонанд. Котиби илмӣ Шӯро бояд корманди доимии муассисае бошад, ки дар назди он Шӯро таъсис дода мешавад.

28. Тағйири ҳайати Шӯро, иваз намудани раис, муовини он ва котиби илмӣ Шӯро бо қарори КОА дар асоси дархости пешниҳоднамудаи муассисае, ки дар заминаи он Шӯро таъсис дода шудааст, амалӣ мешавад. Тағйири ҳайати Шӯро, аз ҷумла, иваз намудани раис метавонад бо ташаббуси КОА амалӣ гардад.

29. Ҳангоми тағйири феҳристи ихтисосҳо ва соҳаҳои илме, ки аз рӯйи он Шӯро ҳукуки гузаронидани ҳимояи диссертатсияҳоро дорад, инчунин, дар мавриди тамдид намудани ваколатҳои Шӯро, ба расмӣ даровардани ҳуҷҷатҳо ба ҳамон тартиби таъсис додани Шӯро

нав ба амал бароварда мешавад.

30. Шӯро метавонад аз рӯйи ихтисосҳое, ки ба тахассуси он қаробат доранд, Ҳимояи якдафъаинаро гузаронад. Ҳимояи якдафъаина ҳангоми дар Ҷумҳурии Тоҷикистон набудани Шӯро аз рӯйи ихтисос ва соҳаи илме, ки дар диссертатсия эълон шудааст, инчунин, дар мавриде, ки Шӯро аз рӯйи ихтисосҳо ва соҳаҳои илмии эълоншуда мавҷуд аст, аммо дар назди муассисае таъсис дода шудааст, ки тобеи шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ мебошад, гузаронида мешавад. Барои гузаронидани Ҳимояи якдафъаина иҷозати ҚОА лозим аст. Дар сурати набудани шиносномаи тасдиқшудаи ихтисос, ки аз рӯйи он Ҳимояи якдафъаина гузаронида мешавад, Шӯро ба ҚОА лоиҳаи шиносномаи ихтисосро пешниҳод менамояд.

31. Барои гузаронидани Ҳимояи якдафъаина ба ҳайати Шӯро бо ҳуқуқи овози ҳалқунанда мутахассисон илова мегарданд - ду мутахассиси соҳиби дараҷаи илмӣ, ки ихтисоси илмии онҳо бо ихтисос ва соҳаи илме, ки диссертатсия аз рӯйи онҳо ба Ҳимоя пешниҳод шудааст, мутобик аст ва яке аз онҳо доктори илм мебошад. Шумораи мутахассисони иловагии ба Шӯро шомилшуда бо дарназардошти дар ҳайати он будани докторҳо аз рӯйи ихтисос метавонад кам карда шавад, дар мавриде, ки дар асоси қорҳои нашршудаи илмии пешниҳодшуда ҚОА онҳоро ҳамчун мутахассис аз рӯйи ихтисос ва соҳаи илме, ки аз рӯйи он диссертатсия Ҳимоя мешавад, эътироф намояд. Роҳбари илмӣ (мушовир)-и шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ наметавонад ба ҳайати Шӯро барои гузаронидани Ҳимояи якдафъаина шомил шавад. Дар ҳолати гузаронидани Ҳимояи якдафъаина аз рӯйи ҳамон ихтисосе, ки Шӯро ҳуқуқи гузаронидани Ҳимояро дорад, аммо диссертатсия ба Ҳимоя пешниҳодшуда аз рӯйи соҳаи илмии наздик бошад, ба ҳайати Шӯро бояд ба таври иловагӣ на кам аз ду мутахассиси соҳиби дараҷаи илмӣ аз рӯйи тахассуси соҳаи илми наздик барои Ҳимояи диссертатсия илова карда шаванд, ки яке аз онҳо бояд доктори илм бошад.

32. Барои гирифтани иҷозати Ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия раиси Шӯро ба ҚОА барои зиёд намудани шумораи ихтисосҳои аъзои Шӯро ва (ё) дар бораи ба ҳайати он шомил намудани аъзои иловагӣ дархостнома ирсол менамояд. Номзадии аъзои Шӯро, ки ихтисосҳои илмии онҳо зиёд карда мешавад ва (ё) аъзоёни иловагии Шӯро, ки ба ҳайати он барои гузаронидани як чаласаи Ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия илова ғаштаанд, аз тарафи Шӯро ҳангоми қабул намудани диссертатсия барои Ҳимоя тавсия карда мешаванд.

33. Ба дархостнома оид ба тамдиди муҳлати ваколатҳои Шӯро доир ба иваз намудани ҳайати он ё дар бораи ба таври иловагӣ ба ҳайати он дохил намудани мутахассисон барои гузаронидани Ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия, маълумотнома дар бораи ҳайати Шӯро тибқи замимаи 2 ва маълумотнома доир ба қорҳои нашршудаи илмии асосии аъзои Шӯро мутобики замимаи 3 илова мегарданд. Ба дархостнома оид ба гузаронидани Ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия, ҳамроҳ бо зиёд намудани шумораи ихтисосҳо ба аъзои Шӯро, маълумотнома дар бораи интишороти асосии ин аъзои Шӯро аз рӯйи ихтисосе, ки Ҳимояи якдафъаина гузаронида мешавад, илова карда мешавад.

## **2. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ҶАЛАСАҲОИ ШҶРО**

34. Дар муддати як рӯзи қорӣ на зиёда аз се чаласаи Шӯроро гузаронидан мумкин аст. Дар як чаласа Ҳимояи як диссертатсия, ё баррасии як диссертатсияе, ки аз тарафи ҚОА барои гузаронидани таҳхис вобаста ба аттестатсияи тақрорӣ дараҷаи илмӣ, ё як масъала оид ба маҳрум кардан (барқарор кардан)-и дараҷаи илмӣ барои пешниҳоди мавод ба раёсати ҚОА гузаронида мешавад. Ба таври илова дар ҷунин чаласа Шӯро ҳуқуқ дорад, ки масъалаи қабул

намудани диссертатсияро барои Ҳимоя, инчунин, масъалаҳои ташкилиро баррасӣ намояд.

35. Ҷаласаи Шӯро ҳамон вақт салоҳият пайдо мекунад, ки агар дар қори он на камтар аз 2/3 ҳиссаи шумораи умумии аъзои он, бо шумули мутахассисоне, ки ба таври иловагӣ ба ҳайати Шӯро барои Ҳимояи яқдафъаинаи диссертатсия (на кам аз ду мутахассиси соҳиби дараҷаи илмӣ аз рӯи ихтисоси мутобиқ ба соҳаи илме, ки диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос баррасӣ карда мешавад ва яке аз онҳо ҳатман доктори илм бошад), шомил гардидаанд, ширкат намоянд. Ҳамон аъзои Шӯро дар ҷаласа ширкатнамуда ҳисобида мешаванд, ки агар дар муддати тамоми вақти ҷаласа ҳозир бошанд ва дар овоздиҳии пинҳонӣ ширкат намояд.

36. Ҷаласаи Шӯро бо роҳбарии раиси Шӯро гузаронида мешавад. Ҳангоми бо сабабҳои узрнок ҳозир набудани ӯ вазифаи раис ба уҳдаи муовини ӯ вогузор мешавад. Раиси (муовини раиси) Шӯро ҳуқуқи роҳбарии ҷаласаро надорад, агар ӯ роҳбари илмии (мушовири) шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ, ё бо ӯ хешу табори наздик бошад (падари модар, ҳамсар, бародар, хоҳар, писар, духтар, инчунин, бародар, хоҳар, падари модар ва фарзанди ҳамсар бошад). Дар мавриди аз тарафи раиси Шӯро ва муовини ӯ имконнопазир будани иҷрои вазифаҳои мутобиқи талаботи пешбинишуда дар Низомномаи мазкур ҷаласаи Шӯро ба рӯзи дигар гузаронида мешавад (ба муҳлати на кам аз 10 рӯз).

37. Дар мавриди дар ҷаласа ҳозир набудани қотиби илмии Шӯро, инчунин, дар ҳолатҳое, ки ӯ роҳбари илмӣ (мушовир)-и шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бошад, ё бо ӯ робитаи хешу таборӣ дошта бошад, вазифаҳои ӯро бояд дигар аъзои Шӯро иҷро намояд. Иҷрокунандаи вазифаи қотиби илмии Шӯро, чун қоида бояд қорменти муассисае бошад, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст. Таъйин намудани иҷрокунандаи вазифаи қотиби илмӣ бо овоздиҳии ошқоро дар давраи баррасии диссертатсия сурат мегирад. Агар ҳамзамон раис, муовини раис ва қотиби илмӣ вазифаҳои худро иҷро карда натавонанд, ҷаласаи Шӯро гузаронида намешавад.

38. Ҷаласаи Шӯро бо протокол аз рӯи пайнавис (стенограмма) ё сабти видеоӣ мураттаб ва ба расмият дароварда шуда, аз тарафи раис ва қотиби илмӣ ё иҷрокунандагони вазифаи онҳо имзо карда мешавад. Дар протокол вақти оғоз ва анҷоми ҷаласа, ҳозир будани аъзои Шӯро, аз ҷумла, мутахассисони ба таври иловагӣ ба узвияти Шӯро дохилшуда бо зикри рақам ва санаи фармоиши ҚОА оид ба иҷозати ба ҳайати Шӯро дохил намудани онҳо, дараҷаҳои илмии онҳо ва рамзи ихтисосҳои онҳо, насаб, ном, номи падари докторони фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос аз ҳайати шӯро оварда мешаванд, инчунин, мутахассисони соҳаи диссертатсияи баррасишаванда аз ҳайати Шӯро қайд карда мешаванд.

39. Протоколи ҷаласаи Шӯро бояд ҷараёни қори он, баҳсу мунозираҳо ва натиҷаи овоздиҳиро инъикос намояд. Мулоҳизаҳо доир ба диссертатсия, саволҳои ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ додашуда ва ҷавобҳои онҳо, суҳанронии муқарризонии расмӣ ва ғайрирасмӣ, инчунин, раванди тасдиқ намудани протоколи овоздиҳии пинҳонӣ ва гузаронидани овоздиҳии тақрорӣ (агар чунин ҳолат ҷой дошта бошад) бояд пурра инъикос шаванд.

40. Аз рӯи натиҷаҳои овоздиҳӣ Шӯро қарор қабул менамояд, ки он дар протоколи ҷаласаи Шӯро инъикос карда мешавад.

41. Вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарори Шӯро бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ё ошқоро қабул карда мешавад. Аз рӯи масъалаи додан ва маҳрум (барқарор) кардани дараҷаи илмӣ овоздиҳии пинҳонӣ гузаронида мешавад. Барои қабул шудани қарор аз рӯи ин масъалаҳо зарур аст, ки ба тарафдорӣ он на камтар аз 2/3 аъзои Шӯро, ки дар ҷаласа иштирок намудаанд, овоз диҳанд. Ҳангоми овоздиҳӣ аз рӯи дигар масъалаҳо барои қабул

намудани қарор аксарияти оддии овозҳои аъзои Шӯро, ки дар ҷаласа иштирок доранд, кифоя аст.

42. Протоколи овоздиҳии пинҳонӣ аз ҷониби Шӯро ба тариқи овоздиҳии ошкоро, бо аксарияти оддии овозҳо, қабул карда мешавад. Протоколи овоздиҳии пинҳонӣ метавонад тасдиқ карда нашавад, агар ҳангоми овоздиҳӣ вайронкунии қоидаҳо ҷой дошта бошад, ки то овоздиҳӣ аз рӯйи масъалаи оид ба тасдиқи қарор ошкор карда шуда бошанд ва дар суҳбатҳои аъзои Шӯро пешниҳод шуда бошанд. Дар ҳолате, ки далели вайронкунии қоидаҳо муқаррар гардида, протоколи овоздиҳӣ тасдиқ нашудааст, овоздиҳии такрорӣ пинҳонӣ гузаронида мешавад. Ҳамзамон, иҷозат дода мешавад, ки бо қарори Шӯро ҳайати комиссияи ҳисоб иваз карда шавад.

43. Пайнавис (стенограмма), ё навори видеоии ҷаласаи Шӯро ба протоколи ҷаласаи Шӯро замима гардида, ба муддати як сол пас аз қабули қарори ниҳой аз тарафи Раёсати ҚОА дар ҳамин Шӯро нигоҳ дошта мешавад.

### **3. ТАШХИСИ АВВАЛИЯ ВА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ**

44. Шӯро барои баррасӣ диссертатсияро қабул мекунад, ки аз рӯйи онҳо дар раванди таҳлили пешакӣ дар муассисаи диссертатсияро барои ҳимоя пешниҳоднамуда, ҳуҷҷати мусбат бароварда шудааст. Диссертатсияҳо бояд ба ихтисосҳо ва соҳаҳои илм, ки аз рӯйи онҳо ба Шӯро ҳуқуқи гузаронидани ҳимоя дода шудааст, ё ки ихтисосҳо ва соҳаҳои илми наздик ба таҳассуси Шӯро, ки аз рӯйи онҳо бо тартиби муқарраршуда ҳимояи яқдафъанро гузаронидан мумкин аст, мутобиқ бошанд. Агар диссертатсия аз рӯйи ду ихтисос омода гардида бошад, Шӯро вазифадор аст, ки онро барои баррасӣ аз рӯйи ихтисоси яқум қабул ва баррасӣ намояд, агар ба вай ҳуқуқи гузаронидани ҳимояи диссертатсияҳо аз рӯйи ин ихтисос вогузор шуда бошад.

45. Шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, ки диссертатсияи вай аз тарафи муассиса барои ҳимоя тавсия шудааст, ба Шӯро аризаи хаттӣ, инчунин, ҳуҷҷатҳо ва маводи заруриро аз рӯйи замимаи 4 пешниҳод менамояд.

46. Ислоҳҳо дар матни диссертатсия ва автореферат пас аз пешниҳод намудани онҳо ба Шӯро иҷозат дода намешавад, ба истиснои номи диссертатсия, ки мумкин аст бо ризоияти шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ тасҳеҳ карда шавад. Дар мавриди ошкор шудани ғалатҳо дар диссертатсия пас аз қабул карда шудани он, ё дар автореферат пас аз ирсол намудани он, ба диссертатсия ва автореферат замима кардани ғалатнома мумкин аст.

47. Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ба ҳимоя дар шакли дастанвиси махсус омодагардида пешниҳод мешавад, ки мувофиқи талаботи муқаррарнамудаи ҚОА мурағаб гардидааст.

48. Агар имтиҳонҳо аз рӯйи ихтисосро шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар хориҷ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё ҳафт сол пештар супорида бошанд, Шӯро метавонад диссертатсияро барои ҳимоя танҳо пас аз такроран супоридани имтиҳонҳои маҷмӯӣ (ё имтиҳонҳо ва санҷишҳо аз рӯйи фанҳои зарурӣ) аз тарафи шахси довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ, қабул намояд.

49. Котиби илмии Шӯро пас аз пешниҳод шудани ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ онҳоро мувофиқи талаботи муқарраршуда аз санҷиш мегузаронад ва ҳуҷҷатҳои дохилшударо дар дафтари сабти парвандаҳои аттестатсионӣ сабт мекунад. Инчунин, дар он бояд ҳамаи марҳилаҳои баррасии диссертатсия дар Шӯро сабт карда шаванд.

50. Дар мавриди мутобиқати ҳуҷҷатҳо ба талаботи муқарраршуда раиси Шӯро дар бораи

қабул намудани диссертатсия барои ташхиси аввалия ва таъйини ташхисгарон (экспертҳо) қарор қабул мекунад.

51. Котиби илмӣ парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмиро, ки дар он ҳуҷҷатҳо аз рӯйи феҳристи мутобиқ ба замимаи 5 илова гардидаанд, ба расмӣ мебарорад.

52. Асосҳои барои рад намудани баррасии диссертатсия метавонанд инҳо бошанд:

- ҳуҷҷаҳои манфӣ аз рӯйи натиҷаҳои ташхиси муқаддамотии диссертатсия;
- мутобиқат нақардани диссертатсия ба ихтисосҳо ва (ё) соҳаҳои илме, ки аз рӯйи он ба Шӯро ҳуқуқи баргузори ҷимояи диссертатсияҳо вогузор шудааст;
- имконнопазир будани ташкили ҷимояи яқдафъаинаи диссертатсия;
- вайрон қардани талаботи матраҳшуда ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва (ё) тартиби танзими диссертатсия, инчунин, тартиби баргузори ташхиси муқаддамотии диссертатсия, ки дар санади Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд.

53. То қабули диссертатсия барои ҷимоя Шӯро ташхиси аввалияи онро мегузаронад, ки он баҳодиҳии муқаммалӣ ва воқеӣ будани ташхиси муқаддамотӣ, муайян намудани мувофиқати ҳуҷҷаҳои диссертатсияи барои ҷимоя пешниҳодшуда ба шиносномаи ихтисосҳо ва соҳаҳои илми эълоншуда, инчунин, иҷрои талаботи ҚОА оид ба интишор ёфтани натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия, низоми тартибу танзими диссертатсия ва автореферат, мутобиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсияро дар бар мегирад.

54. Дар раванди ташхиси аввалия, инчунин, имконнопазир будани баргузори ҷимояи яқдафъаинаи диссертатсияи барои ҷимоя пешниҳодшуда муқаррар қарда мешавад. Барои баргузори ташхиси аввалия раиси Шӯро ё муовини ӯ комиссияи ташхисро дар ҳайати на кам аз се нафар аз ҳисоби аъзои Шӯро таъйин мекунад, ки ихтисоси онҳо бояд ба ихтисоси диссертатсияи пешниҳодшуда мутобиқ бошад.

55. Комиссияи ташхис дар асоси таҳлили маводи пешниҳодшуда доир ба имконнопазир будани қабули диссертатсия барои ҷимоя ҳуҷҷаҳои хаттӣ тайёр мекунад ва дар ҳолати зарурӣ, оид ба баргузори ҷимояи яқдафъаина бо пешниҳоди номзадҳои мутахассисон, ки бо ҳамин мақсад ба Шӯро ворид гардидаанд, ҳуҷҷаҳои хаттӣ омода мекунад. Ҳамзамон, комиссияи ташхис оид ба таъйини муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар аз рӯйи диссертатсияи мазкур дархост пешниҳод менамояд, рӯйхати аъзои Шӯро, ки мумкин аст мутахассисони диссертатсия аз рӯйи тахассуси баррасишаванда эътироф шаванд, пешниҳод мекунад.

56. Агар диссертатсия на дар он муассисае, ки дар назди он Шӯро амал мекунад, иҷро шуда бошад, дар ин сурат баргузори ташхиси аввалия ба ихтиёри Шӯро вогузор мешавад.

57. Ташхисгари диссертатсия шуда наметавонанд:

- раиси Шӯро;
- роҳбари муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст;
- аъзои комиссия (ташхисгар) -и ташхиси аввалияи диссертатсия;
- роҳбари илмӣ (мушовир);
- ҳаммуаллифони қорҳои ҷопшудаи унвонҷӯ;
- шахсе, ки ҳешу табори наздики роҳбар (мушовир) ё шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аст;
- шахси зертобеи унвонҷӯ.

58. Шӯро ҳуқуқ дорад ба муассисае, ки дар он диссертатсия таҳия шудааст ва (ё) натиҷаҳои таҳқиқи диссертатсияро истифода мекунад, барои дарёфти маводи иловагии барои



ташхиси диссертатсия зарурбуда мурочиат намояд.

59. Масъала оид ба қабули диссертатсия барои ҳимоя аз тарафи Шӯро дар асоси тавсияномаи комиссияи ташхис бо овоздиҳии ошкоро на дертар аз ду моҳ аз рӯзи супоридани ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба Шӯро, баррасӣ карда мешавад. Раиси Шӯро ба таври хаттӣ шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дар бораи қарори қабулшуда огоҳ мекунад.

60. Дар мавриди рад намудани қабули диссертатсия барои ҳимоя ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ нусхаи протоколи ҷаласаи Шӯро бо нишондоди сабаби рад намудани қабули диссертатсия барои ҳимоя дода мешавад. Дар ин маврид автореферат ва аризаи шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ дар Шӯро нигоҳ дошта мешавад. Ҳуҷҷатҳои боқимонда ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ баргардонида мешавад. Пас аз бартараф намудани камбудихои ҳангоми ташхиси аввалияи диссертатсия ошкоршуда имкон дорад, ки он барои ҳимоя такроран аз рӯйи асосҳои умумӣ пешниҳод гардад.

61. Ҳангоми қабули диссертатсия барои ҳимоя Шӯро муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздихандаро бо ризоияти онҳо, инчунин, рӯйхати аъзои Шӯро, ки ҳамчун мутахассисон аз рӯйи тахассуси диссертатсияи баррасишаванда эътироф шудаанд, тасдиқ мекунад.

62. Дар ҳолати муқаррар гардидани зарурати баргузории ҳимояи якдафъаина Шӯро бо роҳи овоздиҳии ошкоро қарорро дар бораи ба КОА ирсол кардани дархостнома оид ба баргузории ҳимояи якдафъаина бо нишон додани номзадҳое, ки ба узвияти Шӯро дохил карда мешаванд ва бо онҳо шумораи ихтисосҳо зиёд мегардад ва (ё) аъзои иловагии Шӯро, ки ба ҳайати он дар як ҷаласа барои гузаронидани ҳимояи якдафъаинаи диссертатсия шомил гардидаанд, қарор қабул мекунад.

63. Барои ҳимояи диссертатсия оид ба дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ду муқарризи расмӣ таъин карда мешаванд, ки яке аз онҳо бояд доктори илм, дигаре метавонад доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзоди илм бошад.

64. Муқарризони расмӣ диссертатсия метавонанд олимоне бошанд, ки бо дастовардҳои худ дар соҳаи илм ва ихтисоси диссертатсияи ҳимояшаванда маъруф бошанд. Онҳо бояд қормандони муассисаҳои гуногун бошанд. Дар мавридҳои истисноӣ дар мувофиқа бо КОА муқарризи расмӣ таъйин намудани қормандони сохторҳои гуногуни тобеи як муассиса иҷозат дода мешавад. Танҳо яке аз муқарризон метавонад узви ҳамин Шӯро, бо шумули он аъзо, ки иловатан ба ҳайати Шӯро барои ҳимояи якдафъаина дохил карда шудаанд, бошад.

65. Муқарриз бояд интишороти мутобиқи наздик ба ихтисоси диссертатсияи ҳимояшавандаро дошта бошад. Яке аз муқарризони расмиро дар мувофиқа бо КОА дар сурати мавҷуд будани асосномаи аз ҷониби раиси Шӯро имзошуда, аз хориҷи кишвар даъват кардан мумкин аст. Ҳангоми муқарризи расмӣ таъин шудани мутахассиси хориҷӣ тахассуси илмӣ ӯ бояд бо нусхаи дипломи дараҷаи илмӣ тасдиқ карда шуда бошад. Маълумотнома оид ба муқарризони расмӣ, ки мутобиқи замиаи 6 мураттаб гардидааст, ба парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ илова карда мешавад.

66. Муқарризони расмӣ шуда наметавонанд:

- аъзои Раёсати КОА;
- қормандони асосии КОА;
- аъзои шӯрои ташхиси КОА аз рӯйи мавзӯи диссертатсия;
- раиси Шӯро, ки дар он ҳимояи диссертатсия баргузор мегардад;
- роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ);
- ҳаммуаллифони таълифоти ҷопшудаи шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ;
- роҳбар, муовини роҳбар, инчунин, қормандони басти қории сохтори тобеи муассисае, ки

дар он чо диссертатсия таълиф шудааст ва (ё) шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ё роҳбари (мушовири) илмии ӯ кор мекунад;

- кормандони доимии муассисаи тақриздиҳанда;
- шахсоне, ки бо роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ) ё худи шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ хешу табори наздик мебошанд.

67. Муассисаи тақриздиҳанда аз ҳисоби муассисаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё хориҷи кишвар (дар мавридҳои истисноӣ) бо дастовардҳои илмии худ дар соҳаи дахлдори илм маъруф, ки дар онҳо мутахассисони соҳа, дорандагони дараҷаҳои зарурии илмӣ (доктори илм, номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос) кор мекунанд, таъйин карда мешавад. Муассисае, ки дар он чо диссертатсия таълиф шудааст, инчунин, муассисае, ки дар он роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ)-и шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ, ё худи шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ кор мекунанд, муассисаи тақриздиҳанда шуда наметавонад.

68. Пас аз қабули диссертатсия барои Ҷимоя ва дар ҳолати муқаррар гардидани зарурати гузаронидани Ҷимояи яқдафъаина ва гирифтани иҷозати ҚОА барои баргузори он раиси Шӯро барои тақсим намудани автореферат иҷозат медиҳад ва санаи баргузори Ҷимояро муайян мекунад. Муҳлати баррасии диссертатсия дар Шӯро аз вақти қабул карда шудани он барои Ҷимоя то баргузори Ҷимоя барои диссертатсия оид ба дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос бояд на кам аз ду моҳ бошад. Дар мавриди гузаронидани Ҷимоя дар муҳлатҳои дертар, таъйин намудани санаи Ҷимоя бо ҚОА мувофиқа карда мешавад.

69. На дертар аз як моҳ пеш аз Ҷимояи диссертатсия шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ автореферати диссертатсияро аз рӯи феҳристи пешниҳодшуда тақсим менамоянд, инчунин, ба ҚОА барои дар сомона ҷой додани эълон оид ба Ҷимоя дар шакли хаттӣ ва электронӣ мутобиқи замимаи 7 ирсол мекунанд.

70. Нусхаи эълонро шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ ба Шӯро барои шомил намудан ба парвандаи аттестатсионӣ медиҳанд.

71. Автореферати диссертатсия бояд аз тарафи шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва котиби илмии Шӯро имзо карда шуда бошад, дар он бояд суроға, сана ва соати баргузори чаласаи Шӯро, ки дар он Ҷимояи диссертатсия баргузор мегардад, нишон дода шавад. Автореферат аз рӯи феҳристи ирсоли хатмӣ мутобиқи бо замимаи 8, инчунин, ба аъзои Шӯро ва муассисаҳои мутахассисони ҳавасманд мутобиқи тавсияҳои Шӯро тақсим мегардад.

72. Ба рӯйхати хатмии тақсими автореферати диссертатсия, инчунин, мақомоти идоракунии давлатӣ, ки дар муассисаҳои тобеи онҳо натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия метавонанд истифода гарданд, шомил мешаванд. Ҷамъамон бо ирсоли автореферат нусхаи электронии он ба ҚОА пешниҳод мешавад. Як нусхаи диссертатсия ва ду нусхаи автореферат ба китобхонаи муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст, супорида (тахвил) мешавад.

73. На дертар аз панҷ рӯз пеш аз Ҷимояи диссертатсия дар муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст, эълон оид ба Ҷимоя бо нишон додани сана, маҳал ва вақти гузаронидани он насб карда мешавад. Ҳангоми ба вақти дигар гузаронидани санаи Ҷимоя Шӯро вазифадор аст, ки дар ин ҳусус ба таври хаттӣ ҚОА-ро бо нишон додани сабабҳои ба вақти дигар гузаронидани санаи Ҷимоя ва санаи нави баргузори он огоҳ намояд ва дар сомонаи ҚОА эълони навро ҷой намуда, аз тағйирот ба ҳамаи суроғаҳои тақсимшудаи автореферат хабар диҳад. Дар ин ҳолат Ҷимояи диссертатсия метавонад на пештар аз 10 рӯзи нашр шудани эълони марбутатаи тақрорӣ дар сомонаи ҚОА баргузор гардад.

74. Муқарризи расмӣ дар асоси омӯхтани диссертатсия, автореферат ва интишорот (таълифот) дар мавзӯи диссертатсия тақриз омода намуда, онро ба Шӯро пешниҳод мекунад, ки он бояд инҳоро инъикос намояд:

- мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст;
- муқарризи будани мавзӯи диссертатсия;
- дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд;
- асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳои, ки дар диссертатсия зикр гардидаанд;
- аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо;
- ҷоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти илмӣ;
- ба талаботи КОА мутобиқ будани тартиб ва танзими диссертатсия;
- мутобиқати таҳассуси илмии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ба ихтисосе, ки онҳо ба он довталабанд.

75. Дар қисмати хотимавии тақриз оид ба мутобиқати диссертатсия ба талаботи муқарраршуда хулоса бароварда шуда, тавсия дода мешавад, ки барои кадом натиҷаҳои илмӣ ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ додани дараҷаи илмии зарурӣ мумкин аст ва ё бо кадом сабабҳо ин кор ғайриимкон аст.

76. Барои тайёр намудани тақризи муассисаи тақриздиханда роҳбари муассиса бо фармоиши худ ташхисгарро аз ҷумлаи докторони илм, докторони фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос, номзадҳои илм ба диссертатсияи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос (барои диссертатсияи доктори илм танҳо докторони илм) таъйин мекунад ва санаи баргузори маҷлиси илмии муассисаро муайян мекунад, ки дар он муҳокимаи диссертатсия ва тақризи тайёрнамудаи ташхисгар баррасӣ мегардад. Аз ҷониби муассисаи тақриздиханда таъйин намудани мутахассиси дараҷаи илмӣ ба соҳаи илми диссертатсия мутобиқнабуда, дар ҳолатҳои иҷозат дода мешавад, ки агар дараҷаи илмии муқарризони расмӣ ба соҳаи илми диссертатсияи пешниҳодшуда мутобиқат кунад. Агар ҳеҷ як аз муқарризони расмӣ узви Шӯро набояд, пас, ташхисгари муассисаи тақриздиханда метавонад узви Шӯро бошад.

77. Ташхисгари муассисаи тақриздиханда инҳо шуда наметавонанд:

- аъзои Раёсати КОА;
- аъзои шӯрои ташхиси КОА аз рӯи таҳассуси диссертатсия;
- ҳаммуаллифони таълифоти ҷопшудаи шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ;
- шахсоне, ки бо роҳбари (мушовири) илмӣ ё шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ робитаи ҳешу таборӣ доранд.

78. Ташхисгари муассисаи тақриздиханда дар асоси ташхиси диссертатсия лоиҳаи тақризи тартиб медиҳад, ки дар он бояд инҳо инъикос шаванд:

- мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншуда;
- саҳми илмии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо баҳодиҳии аҳамияти он;
- натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ ва аҳамияти амалии онҳо), ки барои он ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ додани дараҷаи илмии зарурӣ мумкин аст;
- мутобиқати таҳассуси илмии шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ ба дараҷаи илмие, ки ба он довталаб ҳастанд.

79. Дар мавриде, ки диссертатсия дорои натиҷаҳои бошад, ки метавонанд татбиқи амалӣ пайдо намоянд, дар тақриз ба таври илова тавсияҳои мушаххас оид ба истифодаи онҳо бояд дода шаванд.

80. Лоихаи тақризи муассисаи тақриздиханда, ки ташхисгар омода намудааст, дар маҷлиси илмӣ муассиса, ки шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бояд бо маъруза дар он суҳанронӣ кунанд, муҳокима мешавад.

81. Тақриз бо роҳи овоздиҳии ошкоро ё пинҳонии аксарияти оддӣ овозҳои аъзои маҷлиси илмӣ, ки дорандаи дараҷаҳои илмӣ мебошанд, қабул карда мешавад ва аз ҷониби раис ва котиби ҷаласа бо нишон додани дараҷаҳои илмӣ онҳо, инчунин, ташхисгаре, ки лоихаи тақризо омода кардааст, имзо мешаванд.

82. Агар лоихаи тақризи аз ҷониби ташхисгар пешниҳодшуда, аз ҷониби маҷлиси илмӣ дастгирӣ наёбад, раиси ҷаласа ба дигар ташхисгар ё гурӯҳи ташхисгарони аъзои маҷлиси илмӣ супориш медиҳад, ки натиҷаҳои мунозираро ҷамъбаст ва лоихаи нави тақризо омода намоянд, ки бо овоздиҳии такрорӣ қабул карда мешавад. Дар ин ҳолат лоихаи тақризе, ки бо аксарияти овозҳо дастгирӣ наёфтааст, ба тақризи нави қабулшуда замима карда мешавад.

83. Тақриз аз тарафи раиси маҷлис ва ташхисгар имзо шуда, аз ҷониби роҳбари муассиса тасдиқ карда мешавад.

84. Муқарризони расмӣ ва роҳбари муассисаи тақриздиханда барои воқеият ва сифати тақризҳои омодашуда, инчунин, барои риояи муҳлати пешниҳод, ки аз ҷониби Шӯро муқаррар карда шудааст, масъуланд. Агар тақризи муқарризи расмӣ, муассисаи тақриздиханда ба талаботи муқаррарнамудаи Шӯро ҷавобгӯ набошад, Шӯро ҳуқуқ дорад, ки онро барои коркарди такмилӣ баргардонад ё муқарризи расмӣ ва муассисаи тақриздихандаро иваз кунад. Дар ин ҳолат санаи нави Ҷимояи диссертатсия бо риояи талаботи Низомномаи мазкур муқаррар карда мешавад.

85. Ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бояд имкон дода шавад, ки бо тақризҳои муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиханда на дертар аз 10 рӯз пеш аз Ҷимояи диссертатсия шинос шаванд. Ҷимояи диссертатсия имкон дорад дар сурати манфӣ будани тақризҳо низ баргузор карда шавад.

86. Ташхисгари Шӯро, ки ташхиси аввалияи диссертатсияро гузаронидааст, дар асоси таҳлили тақризҳои муқарризони расмӣ, муассисаи тақриздиханда ва дигар тақризҳои, ки ба Шӯро ворид шудаанд, лоихаи хулосаи ниҳонии Шӯроро доир ба диссертатсия тайёр мекунад, ки дар он бояд инҳо инъикос ёбанд:

- ихтисос ва соҳаҳои илме, ки аз рӯйи он дараҷаи илмӣ дарёфтшаванда дода мешавад. Агар диссертатсия аз рӯйи ду ихтисос пешниҳод шуда бошад, дар лоихаи хулоса қайд карда мешавад, ки шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ба ҳар ду ё як ихтисоси он сазовор доништа шудаанд;
- саҳми илмӣ шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар ҳаллу ҷасли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо баҳо додани аҳамияти он;
- тартиб додани (тасвиди) натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани нағсонӣ ва аҳамияти амалии онҳо), ки барои онҳо ба шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ мумкин аст дараҷаи илмӣ дода шавад ва дар кадом асос ин кор ғайриимкон аст;
- тавсияҳо оид ба истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот.

87. Лоихаи хулоса бояд дар шакли хаттӣ ва электронӣ пешниҳод карда шавад.

#### **4. ҶИМОЯИ ОШКОРОИ ДИССЕРТАТСИЯ**

88. Ҷимояи ошкорои диссертатсия бояд моҳияти мувоҳисаи илмиро дошта бошад ва бо риояи гардидани меъёрҳои ахлоқӣ, серталабӣ, воқеъбинӣ ва масъулиятшиносӣ баргузор гардад. Дар ҷараёни ҷимояи ошкоро мавзӯи муҳокима бояд инҳо бошанд:

- мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва соҳаи илме, ки аз рӯйи онҳо ба ҷимоя пешниҳод карда шудааст;
- муҷаммат будани мавзӯи диссертатсия;

- дараҷаи навғониҳои натиҷаҳои илмӣ дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд;
- муътамад ва асоснок будани натиҷаҳо, хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия матраҳ шудаанд;
- саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар натиҷаҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда;
- аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои дар диссертатсия дарҷёфта бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо;
- иҷроии талабот оид ба таълифот (интишорот)-и натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти илмӣ, ки аз тарафи КОА муқаррар карда шудааст;
- мутобиқати тартибу танзими диссертатсия ба талаботе, ки аз ҷониби КОА муқаррар шудааст бо шумули мантиқнокии танзим ва босаводона будани тарзи баён;
- мутобиқати таҳассуси илмӣ шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ба дараҷаи илмие, ки онҳо ба он довталаб мебошанд.

89. Ҳар як шахс ҳуқуқ дорад пеш аз ҳимоя ё дар раванди ҳимояи диссертатсия ба таври хаттӣ ё шифоҳӣ андешаи худро дар бораи диссертатсия, оид ба моҳияти диссертатсия ва хулосаи воқеъбинона оид ба натиҷаҳои таҳлили муқаддамотии диссертатсия мулоҳизаҳои худро пешниҳод намуда, ба Шӯро маводи тавсифкунандаи сатҳи илмӣ он, дурустии тартиби баррасии муқаддамотӣ, инчунин, дар сурати асоснок будан ба шахсии довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ аз иҷроии диссертатсия эродҳо иброз намояд. Тақризи, аризаҳо ва дигар маводи марбут ба диссертатсияи ҳимояшуда пас аз қабул шудани қарори Шӯро ба эътибор гирифта намешаванд.

90. Дар оғози ҷаласа раискунанда аъзои Шӯроро дар бораи босалоҳият будани ҷаласа огоҳ карда, рӯзномаи онро эълон мекунад. Варақаи сабти номи ҳозирин бо имзои аъзои Шӯро мутобиқи замимаи 9 тартиб дода шуда, ба протокол ҳамроҳ карда мешавад.

91. Муқарризони расмӣ дар ҳимояи диссертатсия хатман бояд иштирок кунанд. Дар мавриди бо сабабҳои узрнок иштирок надоштани яке аз муқарризони расмӣ гузаронидани ҳимоя дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки агар ӯ ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намуда бошад.

92. Раискунанда дар ҷаласа насаб, ном, номи падари шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, мавзӯи диссертатсия, ихтисос ва соҳаи илмро, ки аз рӯйи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст, муассисаи тақриздиханда, насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, вазифа ва ҷойи кори муқарризони расмӣ, аъзои Шӯроро, ки мутахассисон оид ба таҳассуси диссертатсия мебошанд, инчунин, мутахассисонро, ки ба таври иловагӣ ба ҳайати Шӯро дар мавриди ҳимояи яқдафъаина дохил карда шудаанд, эълон мекунад. Сипас котиби илмӣ ҳозиринро бо мундариҷаи асосии ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ шинос карда, оид ба мутобиқати онҳо ба талаботи муқарраршуда, бо ҷалби тавачҷуҳ ба тартиби таъйини роҳбар(он)-и илмӣ ё мушовири илмӣ иттилоъ медиҳад.

93. Агар унвонҷӯ диссертатсияро тақроран ҳимоя кунад, котиби илмӣ оид ба ҳимояи аввалаи диссертатсия (номи он, ихтисос, рамзи Шӯро ва номи муассисае, ки дар он ҳимоя баргузор гардида буд ва маълумоти дигар) иттилоъ медиҳад.

94. Ба аъзои Шӯро пеш аз оғози ҷаласа барои шиносӣ лоиҳаи хулосаи Шӯро аз рӯйи диссертатсияи баррасишаванда, ки мувофиқи банди 86-и Низомномаи мазкур мураттаб гардидааст, пешниҳод карда мешавад.

95. Ба унвонҷӯ барои маъруза то 20 дақиқа (барои довталаби дараҷаи доктори илм то 40 дақиқа) вақт дода мешавад. Пас аз он аъзои Шӯро ва дигар иштирокчиёни муҳокимаи диссертатсия ба ӯ шифоҳӣ ё хаттӣ саволҳо медиҳанд.

96. Баъд аз ҷавоб додани унвонҷӯ ба саволҳои аъзои Шӯро ва дигар иштирокчиён сухан ба роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ) дода мешавад. Дар тақризи роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ) баҳои илмии диссертатсия, тавсифномаи фаъолияти илмӣ, илмӣ-омӯзгорӣ ва истехсоли доир ба кори шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ додашуда, қайд мегардад, ки барои чӣ ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ дараҷаи илмии дарёфтшаванда дода мешавад. Бо ризоияти роҳбар (мушовир)-и илмӣ тақризи ӯро котиби илмии Шӯро метавонад қироат намояд.

97. Котиби илмии Шӯро ҳозиринро бо хулоса оид ба натиҷаҳои муқаддамотии ташҳиси диссертатсия, тақризи муассисаи тақриздиханда, дигар тақризҳо оид ба диссертатсия ва автореферат, ки ба Шӯро ворид шудаанд, шинос мекунад. Бо ризоияти Шӯро котиби илмӣ метавонад шарҳи тақризҳоро оид ба диссертатсия ва автореферат, бо қироати ҳатмии эродҳои ба он навишташуда, ироа кунад. Тақризҳои манфӣ пурра қироат мешаванд.

98. Пас аз шинос намудани ҳозирин бо тақризҳо ба унвонҷӯ барои ҷавоб додан ба эродҳои дар тақризҳо ҷойдошта сухан дода мешавад.

99. Сипас муқарризони расмӣ сухан мекунад. Муқарризон бояд эродҳои ҷойдошта ва баҳои ниҳоиро ба диссертатсия, ки дар тақризҳо ҷой доранд, пурра қироат кунанд. Дар мавриди ҳозир набудани яке аз муқарризон тақризи ӯ аз тарафи котиби илмии Шӯро қироат мешавад.

100. Баъд аз суханронии ҳар як муқарриз ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ барои ҷавоб додан ба эродҳо сухан дода мешавад.

101. Сипас сухан ба аъзои Шӯро дода мешавад. Ҳар як узви Шӯро, ки аз ҷониби Шӯро ҳамчун мутахассис оид ба таҳассуси диссертатсияи баррасишаванда эътироф шудааст, вазифадор аст, ки дар мувоҳидаи иштирок кунад ва ба диссертатсия баҳои асоснок диҳад.

102. Минбаъд ҳамаи иштироккунандагон ҳуқуқ доранд, ки сухан бигӯянд. Дар ҷараёни мувоҳида ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ имкон дода мешавад, ки ба эродҳои гирифтаи баромадкунандагон ҷавоб диҳанд.

103. Баъди ба итмом расидани мувоҳидаи Шӯро бо тартиби муқарраршуда аз рӯи масъалаи додани дараҷаи илмӣ ба шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ овоздиҳии пинҳонӣ баргузор менамояд.

104. Баъди бо овоздиҳии ошкоро тасдиқ намудани протоколи ҷаласаи комиссияи ҳисоб оид ба натиҷаҳои овоздиҳӣ доир ба масъалаи додани дараҷаи илмии дарёфтшаванда ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва бо шартӣ қабул гардидани қарори мусбат лоиҳаи хулосаи Шӯро аз рӯи ҳимояи диссертатсия муҳокима карда шуда, матни хулоса бо овоздиҳии ошкоро қабул карда мешавад.

105. Дар мавриди натиҷаи манфии овоздиҳии пинҳонӣ оид ба масъалаи ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ додани дараҷаи илмии дарёфтшаванда хулоса доир ба диссертатсия аз ҷониби Шӯро қабул карда намешавад.

106. Шахси довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ҳуқуқ дорад, ки бо аризаи ҳаттӣ диссертатсияро аз баррасӣ дар Шӯро то оғози овоздиҳии пинҳонӣ бозпас гирад (агар ҳангоми ташҳиси он вайрон карда шудани талаботи Тартиби додани дараҷа ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) ошкор шуда бошад). Дар ин маврид Шӯро ба КОА иттилоотро дар бораи аз баррасӣ бозпас гирифтани диссертатсия бо замима намудани хулосаҳо доир ба натиҷаҳои муқаддамотӣ ва аввалияи ташҳис ирсол мекунад.

107. Ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи супоридани имтиҳонҳо ва санҷишҳо, нусхаҳои диссертатсия, ғайр аз як нусха, ки якҷоя бо дигар ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар Шӯро ба

тартиби муқаррарӣ маҳфуз дошта мешавад, баргардонида мешаванд. Пас аз коркарди иловагӣ диссертатсия, метавонад такроран дар асосҳои умумӣ ба Ҳимоя пешниҳод карда шавад.

108. Агар ба Шӯро маълумот дар хусуси аз тарафи шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ истифода гардидани маводи бегона, бидуни ишора ба муаллиф ва сарчашмаи истифодашуда ё ҷой доштани сохтакорӣ ва таҳрифи маводи мухтавои он ворид шавад, баррасии минбаъдаи диссертатсия то дақиқсозии маълумоти воридшуда манъ карда мешавад. Бо ин мақсад аз ҳисоби аъзои Шӯро комиссия барои тайёр намудани хулоса аз рӯйи ин масъала таъсис дода мешавад.

109. Дар мавриди аз ҷониби комиссия муқаррар карда шудани далели истифодаи маводи бегона, бидуни ишора намудан ба муаллиф ва сарчашмаи истифодашуда дар маводи он, мавҷуд будани қаллобӣ ё сохтакорӣ диссертатсия бо қарори Шӯро аз баррасӣ бозпас гирифта мешавад. Нусхаи хулосаи комиссия, протоколи ҷаласаи Шӯро бо қарор дар бораи аз баррасӣ бозпас гирифтани диссертатсия, инчунин, автореферати диссертатсия ба ҚОА ирсол карда шуда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи супоридани имтиҳонҳо ва санҷишҳо ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ баргардонида мешаванд, диссертатсия, автореферат ва дигар ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионӣ бошад, дар Шӯро бо тартиби муқарраршуда маҳфуз дошта мешаванд.

110. Ҳангоми аз ҷониби Шӯро қабул карда шудани қарори мусбат оид ба диссертатсия нусхаи электронии он дар муддати 20 рӯз ба муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” ва дигар муассисаҳои дахлдор ирсол карда мешавад.

111. Дар мавриди қабул шудани қарори мусбат оид ба диссертатсия Шӯро дар муддати 30 рӯз ба ҚОА маҷмӯи зерини ҳуҷҷатҳоро ирсол менамояд:

- нусхаи аввали диссертатсия;
- нусхаи диссертатсияи мавҷудбуда дар китобхонаи муассисае, ки дар назди он Шӯро фаъолият дорад (дар мавриди Ҳимояи диссертатсия аз рӯйи ду ихтисос, ихтисоси якуми он баррасишаванда доништа мешавад);
- монографияҳои шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия (агар онҳо мавҷуд бошанд);
- парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ.

112. Дар парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ нишондиҳандаҳои зерин дарҷ карда мешаванд:

- мактуби ҳамроҳ бо имзои раиси Шӯро дар бланкаи муассисае, ки дар заминаи он Шӯро таъсис дода шудааст;
- насаб, ном, номи падари шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ;
- дараҷаи илмие, ки ба он талабгор аст;
- соҳаи илм;
- рамз ва номи ихтисос;
- номи мавзӯи диссертатсия;
- рамзи Шӯро аз рӯйи Ҳимояи диссертатсия;
- ҳангоми Ҳимояи такрорӣ ҳамчунин маълумоти монанд аз рӯйи Ҳимояи қаблӣ оварда мешавад;
- маълумотнома ба парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ дар 2 нусха аз рӯйи шакли қабулшудаи замимаи 10;
- варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо бо акс, ки ҷойи қор тасдиқ намудааст;
- автореферати диссертатсия (5 нусха);
- нусхаи эълони Ҳимояи диссертатсия, ки дар сомонаи ҚОА ва сомонаи ташкилот дарҷ шудааст;
- протоколи ҷаласаи Шӯро, ки бо матни маърузаи шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои

илмӣ, тақризҳои муқарризони расмӣ (нусхаи асл), тақризи муассисаи тақриздиханда (нусхаи асл), хулосаи Шӯро (дар 2 нусхаи хаттӣ ва нусхаи электронӣ) ва нусхаи хулосаи натиҷаҳои таҳлили муқаддамотии диссертатсия дар муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст;

- маълумот доир ба муқарризони расмӣ;
- номгӯии ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионӣ аз рӯи шакл мутобиқи замимаи 11;
- маълумотномаи қарорномаи илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи варақаи қабулшудаи замимаи 12;
- нусхаи саҳифаҳои шиносномаи шахрванд, рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА), ки маълумот оид ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмиро дар бар мегиранд (барои шахрвандони хориҷӣ – тарҷумаи маълумоти шиноснома ба забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба тариқи нотариалӣ тасдиқ шудааст);
- ду лифофа бо маркаҳои почта: яке – бо нишони шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, дигаре – бо нишони Шӯро, ки дар он диссертатсия Ҷимоя карда шудааст.

113. Дар пушти лифофа бо нишони Шӯро, дар кунҷи болои тарафи чап насаб, ном, номи падари шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва дараҷаи илмие, ки онҳо ба он довталаб ҳастанд, навишта мешавад. Ҳуҷҷатҳое, ки дар банди 112 нишон дода шудаанд, дар ҷузғир, дар як нусха тибқи пайхамии рӯйхати дар боло зикршуда дӯхта мешаванд. Ҳуҷҷатҳои боқимонда дар лифофае гузошта мешаванд, ки дар дохили муқоваи ҷузғири парванда ширеш карда мешавад. Сарсаҳифаи парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ мутобиқи шакли қабулшудаи замимаи 13 мураттаб карда мешавад.

114. Ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионӣ, ки дар муддати баррасии диссертатсия фароҳам шудаанд, бо ҳамон забоне (тоҷикӣ ё русӣ) пешниҳод карда мешаванд, ки диссертатсия пешниҳод шудааст.

115. Дар мавриди саривақт пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ба ҚОА раиси Шӯро дар мактуби ҳамроҳ сабабҳои таъхири онро тавзеҳ медиҳад.

116. Пас аз хатми баррасӣ дар ҚОА, диссертатсия дар ҳолате, ки он аз рӯи ду ихтисос Ҷимоя шуда бошад (ихтисоси якуми он баррасишаванда ҳисобида мешавад), нусхаи дуоми он ба китобхонаи муассисае, ки дар заминаи он Шӯро амал мекунад, баргардонида мешавад. Як нусхаи диссертатсия ва ду нусхаи автореферати он дар китобхонаи ин муассиса маҳфуз дошта мешавад ё ба мақомоти идоракунандаи болоӣ дода мешавад. Парвандаи аттестатсионие, ки мутобиқи замимаи 6 мураттаб шудааст, дар Шӯро бо тартиби муқарраршуда маҳфуз дошта мешавад.

117. Ҳангоми қабули қарори манфӣ Шӯро ба ҚОА нусхаи хулосаҳоро оид ба натиҷаҳои таҳлили муқаддамотӣ ва аввалияи диссертатсия, автореферати диссертатсия, нусхаи тақризҳои ба он воридшуда, тақризҳои муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиханда, қорти баҳисобгирии диссертатсияи баргардондашуда мувофиқи замимаи 14 ва протоколи ҷаласаи Шӯроро ирсол менамояд. Ба протоколи ҷаласаи маълумотномаи мураттабнамудаи котиби илмии Шӯро, ки он эродҳои дар тақризҳои расмӣ оид ба диссертатсия ва автореферат ҷойдошта, инчунин ҳангоми Ҷимоя баёншударо дарбар мегирад, бо асосноккунии қабули қарори манфӣ замима мегарданд.

118. Маълумотнома аз ҷониби раис ва котиби илмии Шӯро имзо карда мешавад. Як нусхаи диссертатсия, автореферат, нусхаи тақризи, протоколи ҷаласаи Шӯро ва протоколи комиссияи ҳисоб дар Шӯро нигоҳ дошта мешавад ва мумкин аст дар асоси дархост ба мақоми Ҷимояи тақририи диссертатсия ирсол карда шавад. Ҳуҷҷатҳои дигар ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаҳои илмӣ баргардонида мешаванд.

119. Диссертатсияе, ки аз рӯи он Шӯро қарори манфӣ баровардааст, мумкин аст ба



ҳимояи такрорӣ дар шакли азнавкоркардшуда на барвақттар аз як сол пас аз қабули қарор оид ба диссертатсияи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос пешниҳод карда шавад.

120. Дар хулосаи муассисае, ки ташҳиси муқаддамотии диссертатсияи азнавкоркардашуда гузаронда шудааст, инчунин, дар аризаи шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бояд қайд карда шавад, ки диссертатсия такроран ҳимоя мешавад ва кадом тағйироти муҳим ба он ворид карда шудааст. Ҳимояи такрорӣ диссертатсия бо иваз намудани муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиханда баргузор мегардад.

121. Дар мавриди набудани ҳуччатҳои зарурӣ дар парвандаи аттестатсионие, ки ба КОА ворид гаштааст, инчунин, дар мавриди ошкор гаштани дигар қоидавайронкуниҳо дар тартибу танзими диссертатсия Шӯро вазифадор аст, ки онҳоро баргараф намояд. Муҳлати баррасии диссертатсия дар КОА аз лаҳзаи қабули маводи мутобиқи талаботи муқарраргардида таҳия ва мураттабшуда ҳисобида мешавад.

122. Дар мавриде, ки шӯрои ташҳиси КОА хулосаро оид ба диссертатсия барои коркард бармегардонад, Шӯро бояд дар муддати 20 рӯз дар чаласаи худ хулосаи навро қабул намояд.

123. Ҳангоми мавҷуд будани эродҳои шӯрои ташҳис аз рӯи тартибу танзими техникий хулоса оид ба диссертатсия Шӯро вазифадор аст, ки онҳоро дар муддати даҳ рӯз ислоҳ кунад. Ин вақт ба муҳлати муқарраршудаи баррасии диссертатсия дар КОА дохил намешавад.

124. Агар ҳимояи диссертатсия дар Шӯро пас аз гузаштани муҳлати ваколати он гузаронида шуда бошад, чунин ҳимоя безътибор доништа шуда, натиҷаи он бекор карда мешавад.

125. Аз болои қарори Шӯро шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ҳуқуқ доранд, ки дар муддати ду моҳ пас аз гузаштани ҳимоя ба КОА шикоятнома (апеллятсия) диҳанд. Тартиби баррасии шикоятномаҳо (апеллятсияҳо)-ро Тартиби додани дараҷа ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) муайян мекунад. Қарори КОА оид ба шикоятнома (апеллятсия) дар муҳлати ду моҳ пас аз воридшавии он қабул карда мешавад.

## 5. ТАРТИБИ БАРГУЗОРИИ ОВОЗДИҲИИ ПИНҲОНИ

126. Барои баргузор намудани овоздиҳии пинҳонӣ комиссияи ҳисоб дар ҳайати се нафар аъзои Шӯро интихоб карда мешавад.

127. Дар овоздиҳии пинҳонӣ танҳо он аъзои Шӯро иштирок мекунанд, ки дар чараёни баргузорию чаласа оид ба баррасии масъалае, ки аз рӯи он овоздиҳии пинҳонӣ мегузарад, аз аввал то охир иштирок карда бошанд (ба муддати на зиёда аз 15 дақиқа дар чаласа иштирок накардан иҷозат дода мешавад).

128. Дар мавриди зарурати тарк кардани чаласа аъзои Шӯро вазифадор аст, ки дар ин хусус котиби илмиро огоҳ намояд ва ӯ дар варақаи сабти ҳузур қайд намояд.

129. Комиссияи ҳисоб бюллетенҳоро, ки мутобиқи замимаи 15 омода карда шудаанд, ба аъзои Шӯро бо гирифтани имзои онҳо тақсим менамояд. Бюллетенҳои тақсимнашуда бо қайди дахлдор то оғози овоздиҳии пинҳонӣ дар комиссияи ҳисоб боқӣ мемонанд.

130. Аъзои Шӯро дар бюллетен яке аз гунаҳои қайдро («Тарафдор» ё «Муқобил») дар қисмати «Натиҷаҳои овоздиҳӣ» хат мезананд. Қарори қабулнамудаи узви Шӯро ҳангоми овоздиҳии пинҳонӣ махфӣ аст.

131. Дар мавриди аз тарафи узви Шӯро вайрон карда шудани талаботи махфӣ будан ва натиҷаи овоздиҳии худро ба аъзои дигари ҳамин Шӯро ва ё шахсони ғайр дар раванди овоздиҳӣ иттилоъ додан, натиҷаи овоздиҳӣ бо қарори Шӯро безътибор доништа мешавад. Дар ин ҳолат овоздиҳии такрорӣ баргузор мешавад. Он узви Шӯро, ки ба чунин қоидавайронкуни

роҳ додааст, метавонад бо қарори КОА аз ҳайати Шӯро хориҷ карда шавад.

132. Аъзои комиссияи ҳисоб куттии бюллетенҳоро боз карда, бюллетенҳоро ҳисоб мекунад ва натиҷаи овоздихиро муайян менамоянд. Бюллетенҳое, ки аз рӯйи онҳо натиҷаи овоздихиро муайян кардан имконнопазир аст, безътибор доништа мешаванд.

133. Комиссияи ҳисоб протоколи ҷаласаи комиссияи ҳисобро мутобиқи замимаи 16, ки дар он натиҷаҳои овоздихӣ дарҷ гардидаанд, мурағаб месозад. Протоколи комиссия, инчунин, бюллетенҳои истифодашуда ва боқимондаи тақсимнашуда ба қотиби илмии Шӯро супорида мешаванд.

134. Протоколи ҷаласаи комиссияи ҳисоб ва варақаи сабти ҳузур бо имзои аъзои Шӯро дар бораи гирифтани бюллетенҳо ба протоколи ҷаласаи Шӯро замима карда мешаванд. Ҳамаи бюллетенҳои истифодашуда ва тақсимнашуда дар лифофа ҷойгир ва ширеш карда шуда, ба он муҳр гузошта мешавад ва ҳамроҳ бо парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ то муддати 6 моҳ баъд аз қабул гардидани қарори ниҳоеи раёсати КОА аз рӯйи масъалаи додани дараҷаи илмӣ ба шахсони довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ мазкур дар Шӯро маҳфуз дошта мешаванд.

135. Агар дар раванди ҳимояи диссертатсия ба вайронкунии тартиби муқарраршуда роҳ дода шуда бошад, КОА ҳуқуқ дорад, ки қарори қабулнамудаи Шӯроро бекор намояд ва диссертатсияро ба Шӯро барои баррасии тақрорӣ баргардонад.

## **6. АТТЕСТАТСИЯИ ТАҚРОРИИ ДОРАНДАҒОНИ ҲУЧҶАТҲОИ ТАҲАССУСИИ ДАРАҶАҲОИ ИЛМИИ ДАР ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ ДОДАШУДА**

136. Баррасии диссертатсияҳои ба КОА барои ташхис бо мақсади аз аттестатсияи тақрорӣ гузаронидани дараҷаи илмӣ ирсолшуда аз тарафи Шӯро дар муддати як моҳ аз лаҳзаи воридшавии он амалӣ мегардад.

137. Барои гузаронидани ташхис раиси Шӯро санаи баргузори ҷаласаи Шӯроро муайян намуда, ташхисгаронро таъйин мекунад. Барои баррасии диссертатсияи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ду нафар доктори илм (ё як нафар доктори илм ва як нафар номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос) аз ҳисоби мутахассисони аз рӯйи таҳассус, ба талаботи муқарраршуда оид ба муқарризони расмӣ, ки дар банди 61 Низомномаи мазкур тавсия шудааст, ҷавобгӯ бошанд, таъйин мешаванд. Агар барои баррасии диссертатсияи ба Шӯро ирсолшуда вобаста ба аттестатсияи тақрорӣ дар ҳайати Шӯро бо фармоиши КОА мутахассисони иловагӣ аз рӯйи ихтисоси диссертатсия ҳамроҳ карда шуда бошанд, ташхисгарон метавонанд аз ҷумлаи онҳо таъйин карда шаванд.

138. Ҳар як ташхисгари барои диссертатсия таъйиншуда вазифадор аст, ки тақризи хаттӣ омода намояд, ки инҳоро инъикос менамояд:

- мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва соҳаҳои илме, ки аз рӯйи он пешниҳод карда шудааст;
- мубрам будани мавзӯи диссертатсия;
- дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда;
- асоснок ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия тавсия шудаанд;
- аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо;
- мутобиқати таҳассуси илмӣ муаллифи диссертатсияи пешниҳодшуда ба талаботи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида ба довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, ки ба он довталабӣ дорад.

139. Ташхисгар дар тақризи хулоса мебарорад, ки оё ба муаллифи диссертатсия додани дараҷаи илмӣ дарёфтшаванда аз рӯйи натиҷаҳои аттестатсияи тақрорӣ мумкин аст, инчунин,

тавсия медиҳад, ки мушаххасан барои кадом натиҷаҳои илмӣ (бо нишон додани навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии онҳо) дараҷаи илмиро додан мумкин аст ва бо кадом сабабҳо номумкин аст. Мубрам будан, навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда дар лаҳзаи чопшавии он баҳо дода мешаванд.

140. Агар диссертатсия аз рӯйи ду ихтисос пешниҳод шуда бошад (ба он дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси якум дода мешавад), дар тақриз низ бояд нишон дода шавад, ки муаллифи диссертатсия аз рӯйи натиҷаҳои аттестатсияи тақрорӣ, барои гирифтани дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси якуми он сазовор аст. Агар диссертатсия ба ақидаи ташхисгарон ба ҳамон ихтисосе, ки аз рӯйи он пешниҳод карда шудааст, мутобиқат накунад ва ба ихтисоси дигар мутобиқат намояд, дар тақриз асоснок будани мансубияти диссертатсия ба он ихтисос нишон дода мешавад.

141. Ташхисгарон тақризҳои омоданамудаи худро ба котиби илмии ин Шӯро на дертар аз 10 рӯз то санаи таъйиншудаи чаласа барои шиносонидани шахсони аз аттестатсияи тақрорӣ гузаранда пешниҳод менамоанд.

142. Ба чаласаи Шӯро муаллифи диссертатсия ва ташхисгарони барои он таъйиншуда даъват карда мешаванд. Дар чаласа, инчунин, метавонанд дигар шахсони барои муҳокимаи диссертатсия ҳавасманд иштирок кунанд.

143. Дар оғози чаласаи Шӯро раискунанда баррасии масъалаи аз аттестатсияи тақрорӣ гузаронидани дараҷаи илмиро эълон мекунад, насаб, ном, номи падари муаллиф ва мавзӯи диссертатсия, Шӯро (муассиса)-ро, ки дар он диссертатсия ҳимоя шудааст, муқарризи расмӣ ва муассисаи тақриздиханда (агар он мавҷуд бошад), инчунин, ташхисгаронро, ки барои ташхиси диссертатсия дар ин Шӯро таъйин шудаанд, зикр менамояд.

144. Ба муаллифи диссертатсия барои маъруза то 20 дақиқа сухан дода шуда, пас аз он ба саволҳои иштирокчиёни чаласа ҷавоб медиҳад. Муҳокима бо суханронии ташхисгарон оғоз меёбад. Сипас метавонанд аъзои Шӯро ва дигар иштирокчиёни чаласа суханронӣ намоанд.

145. Шӯро ба таври овоздиҳии пинҳонӣ доир ба масъалаи аттестатсияи тақрорӣ ва аз рӯйи натиҷаҳои диссертатсия ба муаллиф додани дараҷаи илмӣ қарор қабул мекунад. Овоздиҳӣ мутобиқи қоидаҳои муқарраркардаи боби 6 Низомномаи мазкур баргузор мешавад. Пас аз чамбаст намудани овоздиҳии пинҳонӣ Шӯро аз рӯйи натиҷаҳои муҳокимаи тавсияҳои пешниҳоднамудаи ташхисгарон бо овоздиҳии ошкоро хулоса мебарорад, ки мушаххасан барои кадом натиҷаҳои илмӣ (бо нишон додани навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии онҳо) ба муаллифи диссертатсия аз рӯйи натиҷаҳои аттестатсияи тақрорӣ дараҷаи илмии дарёфтшаванда дода мешавад ё бо кадом сабабҳо ин амал ғайриимкон аст.

146. Агар Шӯро аз рӯйи натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ хулосаҳои ташхисгаронро, ки дар тақризҳои онҳо дарҷ гардидаанд, дастгирӣ накунад, он гоҳ Шӯро хулосаи навро омода месозад, ки бо овоздиҳии ошкорои аксарияти оддии овозҳо қабул карда мешавад.

147. Аз рӯйи натиҷаҳои баррасӣ котиби Шӯро хулосаи Шӯро мураттаб месозад, ки инҳоро инъикос мекунад:

- ихтисос ва соҳаи илме, ки аз рӯйи он Шӯро додани дараҷаи илмиро мутобиқи натиҷаҳои аттестатсияи тақрорӣ тавсия медиҳад;
- тавсияи натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ ва аҳамияти амалии онҳо), ки ба муаллифи диссертатсия додани дараҷаи илмии дарёфтшаванда аз рӯйи натиҷаҳои аттестатсияи тақрорӣ мумкин аст ва ё бо кадом сабабҳо ин ғайриимкон аст.

148. Хулосаи Шӯро бояд дар шакли хаттӣ ва электронӣ пешниҳод карда шавад. Протоколи чаласа ва хулосаи Шӯро яқоя бо диссертатсия ва автореферат (агар он мавҷуд бошад) дар муҳлати 20 рӯз баъд аз чаласа ба КОА ирсол мегардад.

## **7. БАРРАСИИ МАСЪАЛАҶО ВОБАСТА БА МАҲРУМ КАРДАНИ (БАРҚАРОР КАРДАНИ) ДАРАҶАҶОИ ИЛМӢ**

149. Шӯро масъалаҳои вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаҳои илмиро баррасӣ менамояд ва пешниҳоди фарогири тавсияхоро барои раёсати ҚОА аз рӯи ин масъалаҳо омода мекунад. Масъалаҳои вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаҳои илмӣ аз рӯи аризаҳои ирсолнамудаи шахрвандон ба Шӯро, ки ҳимояи диссертатсия дар он баргузор шуда аст, баррасӣ мешаванд. Агар дар лаҳзаи додани ариза, ҷаъолияти Шӯро хотима ёфта бошад, ариза ба ҚОА дода мешавад, ки барои баррасии масъалаи мазкур Шӯро муайян мекунад.

150. Муҳлати баррасии масъалаи вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаҳои илмӣ, аз додани ариза, дар Шӯро набояд зиёда аз ду моҳ бошад.

151. Дар асоси аризаи воридшуда раиси Шӯро ҳайати комиссияро иборат аз се нафар аъзои ҳамин Шӯро таъсис медиҳад, ки он барои санҷидани асоснокии масъалагузори оид ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаҳои илмии шахрванд ва дар муҳлати як моҳ омода намудани лоиҳаи пешниҳодро вазифадор карда мешавад. Ҳангоми зарурат Шӯро дар мувофиқа бо ҚОА метавонад ба ҳайати худ барои баррасии масъалаҳои вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ, мутахассисони иловагиро бо ҳуқуқи овози ҳалқунанда шомил намояд.

152. Лоиҳаи омоданамудаи комиссия оид ба асоснок будани маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ дар ҷаласаи Шӯро баррасӣ карда мешавад. Ҷаласа чун қоида бо иштироки шахсе, ки нисбат ба ӯ масъалаи маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ матраҳ мешавад, баргузор мегардад. Оид ба санаи баргузори ҷаласа, Шӯро шахси мазкурро на дертар аз 10 рӯз пеш аз ҷаласаи Шӯро огоҳ менамояд. Дар мавриди рад намудан ё имконнопазир будани иштироки шахсе, ки нисбат ба ӯ масъалаи вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ баррасӣ мешавад, Шӯро ҳуқуқ дорад, ки бе иштироки ӯ қарор қабул намояд.

153. Ҳангоми ифтитоҳ намудани ҷаласаи Шӯро раис аъзои Шӯро оид ба салоҳиятнок будани ҷаласа мутобиқи банди 21 Низомномаи мазкур огоҳ карда, баррасии масъалаи оид ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмиро эълон мекунад. Сипас, узви комиссияе, ки барои баррасии масъалаи мазкур таъсис дода шуда буд, маъруза мекунад. Баъд аз хатми суҳбати ӯ суҳбати ба шахсе дода мешавад, ки нисбат ба ӯ оид ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ масъалагузори шудааст (агар ӯ ҳузур дошта бошад), пас аз он ҳамаи аъзои дар ҷаласаи Шӯро ҳозирбуда ҳуқуқи баромад карданро доранд.

154. Баъд аз итмоми муҳокимаи Шӯро оид ба масъалаи маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ, овоздиҳии пинҳонӣ баргузор менамояд. Пас аз тасдиқи протоколи ҷаласаи комиссияи ҳисоб, Шӯро бо овоздиҳии ошкоро пешниҳодро қабул мекунад. Дар пешниҳод бояд далелҳои оварда шуда бошанд, ки барои дархостномаи маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ ҳамчун асос хизмат кунанд ва тавсияро барои раёсати ҚОА аз рӯи масъалаи вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ дар бар гиранд. Оид ба қарори қабулнамудаи Шӯро ба шахсе, ки нисбат ба ӯ масъалаи вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ матраҳ шудааст, иттилоъ дода мешавад.

155. Пас аз қабули қарор оид ба масъалаи вобаста ба маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаи илмӣ Шӯро дар муддати ду моҳ ба ҚОА протоколи ҷаласаи Шӯро бо нишон додани натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва ҳулосаро бо имзои раис ва котиби илмии Шӯро, ки бо муҳр тасдиқ шудааст, ирсол менамояд.

## **8. ТАЪМИНОТИ МОДДӢ-ТЕХНИКӢИ ШӢРО ВА НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ ОН**

156. Таъминоти моддӣ-техникӣ, инчунин, фароҳам намудани шароити мусоидро барои фаъолияти шӯроҳо муассисае, ки дар назди он таъсис шудаанд, амалӣ месозад. Шӯроҳо ҳуқуқ доранд муҳри муассисаеро, ки дар назди он таъсис дода шудаанд, истифода баранд. Оид ба масъалаҳои харочоти маблағҳои пулӣ шӯроҳо ба муассиса ва КОА ҳисобот медиҳанд.

157. Дар мавриди набудани шароит барои кори Шӯро КОА ҳуқуқ дорад, ки фаъолияти ин шӯроро боздорад ё қатъ созад.

158. Тибқи талаботи қисми дувуми банди 12 Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» харочоти шӯроҳои диссертатсионӣ ва фаъолияти аъзои он, сафарҳои хизмати муқарризоне, ки аз хорича даъват мешаванд ва аъзои Шӯро, ки шахрванди дигар давлатҳо мебошанд, аз тарафи КОА дар доираи маблағҳои пешбинишуда пардохт карда мешавад.

159. Ҳамасола (дар муҳлати 15 рӯз баъди ба охир расидани соли тақвимӣ ё санаи хотима ёфтани ваколат) Шӯро ба КОА ҳисоботи солонро аз рӯйи шакли бо фармоиши КОА тасдиқшуда пешниҳод мекунад. Дар ҳолати сари вақт ба КОА пешниҳод накардани ҳисобот фаъолияти Шӯро мумкин аст муваққатан мавқуф гузошта шавад.

160. Мавқуф гузоштани фаъолияти Шӯро дар ҳолатҳои дар бандҳои 7, 135, 157 ва 159 Низомномаи мазкур пешбинишуда дар асоси фармоиши КОА бо огоҳ кардани роҳбари муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст ва мақоми болоии идорақунанда амалӣ карда мешавад. Аз лаҳзаи мавқуф гузоштани фаъолият Шӯро ҳуқуқ надорад, ки диссертатсияро қабул ва Ҳимояи онро баргузор намояд. Масъалаи Ҳимояи диссертатсияҳоеро, ки аз ҷониби Шӯро то эълони мавқуф гузоштани фаъолияти он қабул карда шудааст, КОА ҳаллу фасл менамояд.

161. Барои баррасии масъалаи таҷдиди фаъолияти Шӯро роҳбари муассисае, ки дар назди он Шӯро таъсис дода шудааст, дархостномаи бо мақомоти болоӣ мувофиқашударо оид ба таҷдиди фаъолияти Шӯро бо замимаҳои зерин ирсол менамояд:

- нусха аз протоколи ҷаласаи шӯрои илмӣ (илмӣ-техникӣ), ки дар он бо иштироки раис, муовини раис, котиби илмии Шӯрои фаъолият мавқуф гузошташуда, ки сабабҳои мавқуф гузошта шудани фаъолияти Шӯро баррасӣ шудааст;
- маълумотнома оид ба чораҳои андешидашуда барои бартараф намудани камбудихо ва қоидавайронкуниҳое, ки сабаби мавқуф гузоштани фаъолияти Шӯро гаштаанд;
- пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйирот ба ҳайати Шӯро.

162. Қарор аз рӯйи масъалаи таҷдиди фаъолияти Шӯро бо дарназардошти ҳулосаи таҳассусии шӯрои ташҳиси мушовараи КОА дар ҳузур роҳбари муассиса ва раиси (муовини раиси) Шӯро, ки фаъолияти он мавқуф гузошта шудааст, қабул карда мешавад.

## **9. ТАРТИБИ ДАРӢФТИ ДАРАҶАҶОИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ ВА ДОКТОРИ ИЛМ ДАР ШӢРОИ ДИССЕРТАЦИОНӢ**

163. Ба хатмкардагони аспирантура ва унвонҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки диссертатсияҳои худро оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ба анҷом расонидаанд, иҷозат дода мешавад, ки онҳоро дар шӯроҳои амалқунанда оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос мувофиқи талаботи Низомномаи мазкур ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) Ҳимоя намуда, барои баррасӣ ва тасдиқ ба КОА барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илм тибқи тартиби муқарраргардида пешниҳод намоянд.

164. Ба хатмкардагони докторантура ва унвонҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва

муассисаҳои илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки диссертатсияҳои худро оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори илм ба анҷом расонидаанд, соҳиби дараҷаи илмии номзади илм мебошанд ва аз тарафи муассиса тақризи мусбат гирифтаанд, иҷозат дода мешавад, ки диссертатсияи докториашонро дар шӯроҳои амалкунанда оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос Ҷумҳурии Тоҷикистон намоянд, дар ҳолате, ки дар ҳайати Шӯро аз рӯи ихтисоси диссертатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон на камтар аз 5 доктори илм мавҷуд бошад ва 2/3 ҳайати умумии Шӯро аз докторони илм иборат бошад. Номзадҳои илм, ки узви ҳайати Шӯро ҳастанд, ҳангоми Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсияи докторӣ ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд ва иштироки онҳо дар вақти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта намешавад.

165. Дар ҳолати кофӣ набудани ҳайати Шӯро барои Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсия оид ба дарёфти дараҷаи доктори илм Шӯро дар мувофиқа бо КОА метавонад Ҷумҳурии Тоҷикистон якдафъаинаро бо ҷалби мутахассисони дорои дараҷаи илмии доктори илм аз берун ташкил намояд. Қоидаҳои ташкили Ҷумҳурии Тоҷикистон якдафъаина тибқи муқаррароти пешбинишуда оид ба ташкили Ҷумҳурии Тоҷикистон якдафъаинаи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос ба роҳ монда мешавад.

166. Намунаи давлатии дипломи номзади илм ва доктори илм бо тартиби муқарраргардида тасдиқ карда шуда, талаботи техникӣ нисбат ба чунин ҳуҷжат, тартиби танзим ва додани он аз ҷониби КОА муқаррар карда мешавад. Дипломи номзади илм ва доктори илм бо дархости Шӯро диссертатсионӣ аз ҷониби КОА дар асоси феҳристи ихтисосҳои илмие дода мешавад, ки бо созишномаҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст.

## 10. МУҚАРРАРОТИ НИҶОӢ

167. Ба муҳлатҳои барои баррасии масъалаҳои вобаста ба Ҷумҳурии Тоҷикистон диссертатсияҳо, аттестатсияи тақрири дорандагони ҳуҷжатҳои тахассусӣ оид ба додани дараҷаҳои илмӣ, ки давлатҳои хориҷӣ додаанд, маҳрум кардани (барқарор кардани) дараҷаҳои илмӣ ду моҳи соли тақвими (июл ва август) шомил намешаванд.

168. Баррасии диссертатсияҳои дорои маълумоти интишори маҳдуд дар Шӯро мутобиқи Низомномаи мазкур ва талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сирри давлатӣ амалӣ мегардад.

169. Масъалаҳои дигари фаъолияти Шӯро, ки дар Низомномаи мазкур танзим нагардидааст, аз тарафи КОА мутобиқ бо салоҳияти он ва дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал мегарданд.

## ШИНОСНОМАИ ИХТИСОС\*

\_\_\_\_\_ (рамз ва номи ихтисос, соҳаи илм)\*\*

I. Соҳаи илм

\_\_\_\_\_ (соҳаи илми мувофиқ нишон дода мешавад)

II. Формулаи ихтисос

\_\_\_\_\_ (аломатҳои асосии соҳаи дониш оварда мешаванд, ки ин ихтисосро дар соҳаи илми мазкур тавсиф мекунанд)

III. Соҳаҳои таҳқиқот

\_\_\_\_\_ (соҳаҳои таҳқиқоте муайян карда мешаванд, ки ин ихтисосро аз дигар соҳаҳои илм фарқ мекунонанд, аз ҷумла ҳамин ихтисосро аз рӯи дигар соҳаҳои илм)

IV. Ихтисосҳои бо ҳам наздик

\_\_\_\_\_ (рамз ва номгӯи ихтисосҳои бо ҳам наздик ва тавофути онҳо)

\_\_\_\_\_ бо ихтисосе, ки аз рӯи он шиноснома пешниҳод карда мешавад)

Рохбар \_\_\_\_\_

(имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

Ҷ.М.

\_\_\_\_\_ (санаи рӯз)

\_\_\_\_\_ \*Ба КОА дар ду нусха ва шакли электронӣ пешниҳод карда мешавад.

\*\*Рамзҳои ихтисосҳо тибқи Таснифоти намунавии самт ва ихтисосҳои докторантура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешавад.

Замимаи 2  
ба Низомномаи  
намунавӣ оид  
ба шӯрои  
диссертатсионӣ

**МАЪЛУМОТНОМА**  
**оид ба ҳайати шӯрои диссертатсионӣ\***

\_\_\_\_\_назди \_\_\_\_\_  
(рамзи шӯро - дар ҚОА сабт мешавад) (номгӯи муассиса, суроға, телефон)  
барои дарёфти дараҷаи илмии \_\_\_\_\_  
(доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос)  
аз рӯйи ихтисоси (ихтисосҳои) \_\_\_\_\_  
(рамзҳо, номгӯи ихтисосҳо ва соҳаҳои илм)

№ т/р	Насаб, ном, номи падар рӯз, моҳ ва соли таваллуд	Ҷойи кори асосӣ, вазифа, телефонҳо (хонагӣ ва ҷойи кор)	Дараҷаи илмӣ ва соҳаи илм (соли додани он), рамз ва номи ихтисосҳо, унвони илмӣ (соли дарёфт)	Иштирок дар дигар шӯроҳо (рамзи шӯро ва ихтисоси пешниҳодшаванда)	Рамзи ихтисос дар шӯро
1	2	3	4	5	6

Рохбар \_\_\_\_\_  
(имзо)

\_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар)

Ҷ.М.

\_\_\_\_\_  
(сана)

\_\_\_\_\_  
\*Ба ҚОА дар ду нусха пешниҳод карда мешавад.



**МАЪЛУМОТНОМАИ  
таълифоти асосии аъзои шӯрои диссертатсионӣ\***

назди \_\_\_\_\_  
(рамзи шӯро- дар КОА сабтшуда) \_\_\_\_\_ (номгӯи муассиса, суроға, телефон)  
барои дарёфти дараҷаи илмии \_\_\_\_\_  
(доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос)  
аз рӯйи ихтисоси (ихтисосҳои) \_\_\_\_\_  
(рамзҳо, номгӯи ихтисосҳо ва соҳаҳои илм)

№ т/р	Насаб, ном, номи падар	Рамзи ихтисос	Қорҳои асосӣ**
1	2	3	4

Роҳбар \_\_\_\_\_  
(имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

Қ.М.  
\_\_\_\_\_  
(сана)

\_\_\_\_\_

\*Ба КОА дар ду нусха пешниҳод карда мешавад.

\*\*Рӯйхати таълифот мувофиқи Дастурамал дар бораи барасмиятдорӣ диссертатсия ва автореферат, ки бо қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, ба танзим дароварда мешавад.

**РҶҲАТИ**  
**ҳуччатҳое, ки аз ҷониби довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ**  
**ба шӯрои диссертатсионӣ пешниҳод мешаванд**

1. Аризаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ бо зикри номи диссертатсия, ихтисос ва соҳаи илме, ки аз рӯи он пешниҳод карда мешавад\*.
2. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо бо акс, ки дар ҷойи кор тасдиқ карда шудааст.
3. Нусхаҳои дипломи тасдиқшуда оид ба хатми магистратура.
4. Нусхаҳои асосии шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои докторантураи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос ва санҷишҳо.
5. Диссертатсия (6 нусха).
6. Маълумотнома ва (ё) санадҳо, дигар ҳуччатҳое, ки оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои диссертатсия, (агар мавҷуд бошад), шаҳодат медиханд.
7. Дастанвиси автореферат.
8. Хулосаи муассиса (муассисаҳо) аз рӯи натиҷаҳои таҳлили пешакӣ (2 нусха).
9. Тақризи роҳбари илмӣ ё мушовири илмӣ.
10. Нусхаҳои асли (оттиск) ё ксерокопияи корҳои дар автореферат овардашуда, ки дар онҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ оварда шудаанд, инчунин, барномаҳои анҷуманҳои илмӣ, конференсияҳо, симпозиумҳо, ки дар онҳо иштироки довталаби дараҷаи илмӣ тасдиқ шудааст.
11. Ду лифофаи почта бо маркаҳо: яке бо суроғаи довталаби дараҷаи илмӣ, дигаре бо суроғаи шӯрои диссертатсионӣ, ки дар он диссертатсия ҷимоя шудааст. Дар тарафи муқобили лифофа бо суроғаи шӯро, дар тарафи чапи кунҷи боло насаб, ном, номи падари довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва дараҷаи илмии дарёфтшаванда навишта мешавад.
12. Нусхаи ксерокопии саҳифаҳои шиносномаи шахрвандӣ, ки маълумоти анкетавиро доир ба довталаби дараҷаи илм дорад, (барои шахрванди хориҷӣ тарҷума бо забони давлатӣ дар нотариус тасдиқшуда) (2 нусха).

---

\*Дар мавриди ҷимояи такрорӣ дар ариза инҳоро нишон додан лозим аст: кайд намудани номи диссертатсия, ихтисос, соҳаи илм, рамзи шӯро ва номи муассисае, ки дар назди он шӯрои диссертатсионӣ таъсис дода шудааст ва ҷимояи диссертатсияро гузаронидааст.

## **РҶЙХАТИ**

### **ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионии докталаби дараҷаи илмие, ки дар шӯрои диссертсионӣ маҳфуз дошта мешавад**

1. Аризаи докталаби дараҷаи илмӣ.
2. Нусхаи диплом доир ба хатми муассисаи олий.
3. Нусхаи аслии шаҳодатномаҳо доир ба супоридани имтиҳонҳои докторантураи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос ва санҷишҳо.
4. Тақризи роҳбари илмӣ ё мушовири илмӣ, ки аз ҷониби ҷойи кори асосӣ тасдиқ карда шудааст.
5. Хулосаи муассиса (муассисаҳо) доир ба натиҷаҳои ташҳиси муқаддамотӣ.
6. Тақризҳои, ки доир ба диссертатсия ва автореферат ворид гаштаанд.
7. Варақаи ҳузури аъзои шӯрои диссертатсионӣ.
8. Протоколи ҷаласаи комиссияи ҳисоб.
9. Феҳристи ҷойҳои, ки автореферат бо имзои котиб равона карда шудааст.
10. Дубликати ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионӣ, ки ба ҚОА равона карда шудааст.
11. Нусхаҳои асли (оттиск) ё ксерокопияи қорҳои дар автореферат овардашуда, ки дар онҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ оварда шудаанд, инчунин, барномаҳои анҷуманҳои илмӣ, конференсияҳо, симпозиумҳо, ки дар онҳо иштироки докталаби дараҷаи илмӣ тасдиқ шудааст.

**МАЪЛУМОТНОМА**  
**доир ба муқарризони расмӣ\***

№ т/р	Насаб, ном, номи падар, рӯз, сол ва моҳи таваллуд	Ҷойи кори асосӣ, сохторҳои тобеъ, вазифа	Дараҷаи илмӣ, рамз(ҳо) ихтисос(ҳо), унвони илмӣ	Қорҳои асосӣ доир ба мавзӯи диссертатсияи тақризшаванда**
1	2	3	4	5

Роҳбари шӯрои диссертатсионӣ

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

Ҷ.М.

Котиби илмии шӯрои  
диссертатсионӣ

\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

\_\_\_\_\_ (сана)

\*Ба ҚОА дар як нусха пешниҳод карда мешавад.

\*\*3 номгӯйи интишорот, ки ба мавзӯи диссертатсия наздиканд, оварда мешаванд ва рӯйхати интишорот мувофиқи Дастурамал дар бораи танзим намудани диссертатсия ва автореферат, ки бо қарори Раёсати ҚОА тасдиқ карда шудааст, ба танзим дароварда мешавад.

Замимаи 7  
ба Низомномаи  
намунавӣ оид  
ба шӯрои  
диссертатсионӣ

**НАМУНАИ**  
**ЭЪЛОН ДОИР БА ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ**

*Эълон*

15 декабри соли 2016, соати 14.00 дар Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон (х. Рӯдакӣ, 17, маҷлисгоҳ) ҳимояи диссертатсияи Шаҳлои Абдуализодаи Тоҳириён «Қабатҳои лексикӣю семантикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар ашъори шоирони муосир» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос баргузор мегардад.

**РҶЙХАТИ**  
**суроғаҳое, ки автореферати диссертатсияро**  
**равон кардан ҳатмӣ аст\***

1. Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Шевченко 39)
2. Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, к. Техрон 5.)
3. Китобхонаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 33.)
4. Китобхонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 17.)
5. Палатаи китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Н. Қарабоев 17.)
6. Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Айнӣ 14 А.)
7. \*Китобхонаи Ҷумҳуриявии илмӣ-тиббӣ (ш. Душанбе, к. Шевченко 41.)
8. \*Академияи таҳсилот (ш. Душанбе, х. Айнӣ 45.)
9. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Нисор Муҳаммад, 13 а.)
10. \*Раёсати академияи илмҳои кишоварзӣ (ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 21а.)
11. Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 107а.)

---

\*Ба китобхонаҳое, ки дар бандҳои 7, 8, 9, 11 рӯйхат оварда шудаанд, аз рӯйи ихтисоси диссертатсия равон карда мешавад.

**БАРАҚАИ ҲУЗУРИ**  
**аъзои шӯрои диссертатсионӣ**

\_\_\_\_\_ (рамзи шӯро)  
Дар ҷаласаи шӯрои диссертатсионӣ «\_\_» \_\_\_\_\_ соли \_\_\_\_\_  
(сана)  
аз рӯйи ҳимояи диссертатсияи \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падари довталаби дараҷаи илмӣ)  
\_\_\_\_\_ (номи диссертатсия)  
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос  
\_\_\_\_\_ (соҳаи илм)  
Ихтисоси илмии \_\_\_\_\_  
(рамз ва номи ихтисос)

№ т/р	Насаб, ном, номи падари аъзои шӯрои диссертатсионӣ (рӯйхати пурра*)	Дараҷаи илмӣ, рамзҳои ихтисосҳо дар шӯро	Иштирок дар ҷаласа (имзо)	Қайдҳо дар бораи вақтҳои ғоиб будан дар ҷаласа**	Бюллетен гирифта (имзо)
1	2	3	4	5	6

\*Дар мавриди ҳимояи якдафъаинаи диссертатсияҳо ба рӯйхат, инчунин, насаб, ном, номи падари ҳамаи мутахассисони иловашуда дохил карда мешавад.

\*\* Дар мавриди зарурати аз ҷаласа баромадан аъзои шӯрои диссертатсионӣ дар ин бора ба котиб хабар медиҳад, ки вай доир ба вақт ва фурсати набудани ӯ қайдҳо мекунад.

Котиби илмии шӯрои диссертатсионӣ

\_\_\_\_\_ (имзо) (насаб, ном, номи падар)

Диссертатсияи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос\*  
(Бо грифи маҳдудкунанда)\*\*

**МАЪЛУМОТНОМА\*\*\***  
**ба парвандаи аттестатсионии № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падари довталаби дараҷаи илмӣ) \_\_\_\_\_ (санаи таваллуд \_\_\_\_\_) (рӯз, сол, моҳ– хх.хх.хххх)

Диссертатсия \_\_\_\_\_ (номи пурра)  
барои дарёфти дараҷаи илмӣ \_\_\_\_\_ ИЛМҲОИ, (доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос\*) (соҳаи илм)  
бо ихтисоси \_\_\_\_\_ (рамз ва номи ихтисос)

Санаи ҳимоя \_\_\_\_\_ Рамзи шӯрои диссертатсионӣ \_\_\_\_\_ (хх.хх.хххх)

Муассисае, ки дар назди он шӯрои диссертатсионӣ амал мекунад:  
\_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса) \_\_\_\_\_ (номи кӯтоҳшудаи муассиса)  
\_\_\_\_\_ (вилоят) \_\_\_\_\_ (вазорат, дигар мақомоти идораи давлатӣ)

Чое, ки довталаби дараҷаи илмӣ кор мекунад:  
\_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса) \_\_\_\_\_ (номи кӯтоҳшудаи муассиса)  
\_\_\_\_\_ (вилоят) \_\_\_\_\_ (вазорат, дигар мақомоти идораи давлатӣ)

Муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст:  
\_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса) \_\_\_\_\_ (номи кӯтоҳшудаи муассиса)  
\_\_\_\_\_ (вилоят) \_\_\_\_\_ (вазорат, дигар мақомоти идораи давлатӣ)

Роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ)\* \_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, ҷойи кор)

Муқарризони илмӣ:  
1. \_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, ҷойи кор, сохтори тобеъ)  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Муассисаи тақриздиханда \_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса, шаҳр)

Ташхисгар \_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ)

Натиҷаҳои овоздиҳӣ (шумора):  
тарафдор: \_\_\_\_\_ муқобил: \_\_\_\_\_ безътибор: \_\_\_\_\_ (шумора) (шумора) (шумора)



Протоколи № \_\_\_\_\_

(раками протокол)

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия:

Ҳамагӣ \_\_\_\_\_ аз ҷумла:

\_\_\_\_\_ мақолаҳо дар маҷаллаҳои номгӯи ҚОА шомилбуда ва нашриёти хориҷӣ

(аз ҷумла: \_\_\_\_\_ дар хориҷа \_\_\_\_\_ шахсан);

\_\_\_\_\_ монографияҳо (\_\_\_\_\_ ҷ.маул.) (аз ҷумла: \_\_\_\_\_ шахсан);

\_\_\_\_\_ тезиси маърузаҳо \_\_\_\_\_

(аз ҷумла: \_\_\_\_\_ дар хориҷа \_\_\_\_\_ шахсан);

\_\_\_\_\_ дар дигар нашриёти илмӣ;

\_\_\_\_\_ патентҳо ва шаҳодатномаҳои муаллифӣ

Раиси шӯрои диссертатсионӣ:

\_\_\_\_\_  
(имзо)

\_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар ба забони тоҷикӣ)

\_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар ба забони русӣ)

Ҷ.М.

Котиби илмии шӯрои диссертатсионӣ:

\_\_\_\_\_  
(имзо)

\_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар ба забони тоҷикӣ)

\_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар ба забони русӣ)

\_\_\_\_\_  
(сана)

\*Варианти зарурӣ интихоб шуда, бо ҳарфҳои калони сиёҳ чоп мешавад.

\*\*Агар бошад, қайд карда мешавад.

\*\*\*Барои автоматикунонии ворид намудани иттилоот ба бонки маълумоти Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот ба ҚОА дар шакли электронӣ ва коғаз пешниҳод карда мешавад.

Замимаи 11  
ба Низомномаи  
намунавӣ оид  
ба шӯрои диссертатсионӣ

**НОМГҶӢИ**  
**ҳуҷҷатҳои парвандаи аттестатсионӣ**

\_\_\_\_\_ (ному насаб, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ)

№ т/р	Номи ҳуҷҷат	Шумораи ҷарағ	Ҷарағи ҷарағҳо аз ____ то _____
1	2	3	4

Котиби илмии шӯрои диссертатсионӣ  
\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

**АНКЕТАИ\***

**ходими илмӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид намудан ба пойгоҳи додаҳои  
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**I. Идентификатсияи корманди илм**

1. Насаб, ном, номи падар: \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар)

2. \_\_\_\_\_ 3. Санаи таваллуд \_\_\_\_\_  
(мард, зан) (рӯз, моҳ, сол – хх.хх.хххх)

4. Қойи таваллуд \_\_\_\_\_  
(мамлакат, вилоят, шаҳр, ноҳия, деҳа)

5. Шаҳрванди (мамлакат) \_\_\_\_\_  
(мамлакат)

6. Қойи кор дар лаҳзаи пур кардани анкета: \_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассиса)  
\_\_\_\_\_ (номи кӯтоҳшудаи муассиса) (вазорат, дигар мақомоти идораи давлатӣ)

Нишонӣ: \_\_\_\_\_  
(кӯча, хона, корпус, хучра, индекси почта, шаҳр, вилоят)

Вазифа \_\_\_\_\_ телефони қорӣ \_\_\_\_\_  
(шакли кӯтоҳшуда)

7. Нишонии қойи зист \_\_\_\_\_  
(кӯча, хона, корпус, хучра, индекси почта, шаҳр, вилоят)  
Телефони хона \_\_\_\_\_  
телефони мобилӣ \_\_\_\_\_

Маълумоти хуччатҳое, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд:  
силсила (агар мавҷуд бошад) \_\_\_\_\_ рақам \_\_\_\_\_ санаи додан  
\_\_\_\_\_  
номи мақомоти давлатие, ки онро додааст \_\_\_\_\_  
рақами идентификатсионӣ (агар мавҷуд бошад) \_\_\_\_\_

**II. Таҳсилот**

8. Таҳсилот: \_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассисаи таҳсилотӣ, ихтисос, соли дохилшавӣ, соли хатм, рақами диплом)

**III. Дарачаҳои илмӣ**

9. Дарачаи илмӣ аз ҷониби довталаб дарёфтшаванда: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос (соҳаи илм))  
10.

а) диплом: \_\_\_\_\_ б) санаи ҳимояи диссертатсия: \_\_\_\_\_  
(силсила, рақам) (рӯз, моҳ сол– хх.хх.хххх)

в) рамз ва номи ихтисос: \_\_\_\_\_  
(дар лаҳзаи ҳимоя)

г) номи диссертатсия: \_\_\_\_\_  
(номи пурра)

д) роҳбари илмӣ: \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар, дараҷа ва унвони илмӣ ҳангоми ҳимоя)

е) муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст:  
\_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассиса)

\_\_\_\_\_  
(номи кӯтоҳшудаи муассиса)

(нишонии пурраи муассиса: индекси почта, мамлакат, шаҳр, кӯча, рақами бино)

ж) муассисае, ки дар он ҳимояи диссертатсия гузаштааст:  
\_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассиса)

\_\_\_\_\_  
(номи кӯтоҳшудаи муассиса)

(нишонии пурраи муассиса: индекси почта, мамлакат, шаҳр, кӯча, рақами бино)

з) таҳсил дар магистратура: \_\_\_\_\_  
(қойи таҳсил (рӯзона, ғоибона), таҳсил нақардааст)

санаи хатм \_\_\_\_\_  
(рӯз, моҳ, сол– хх.хх.хххх)

11. Маълумот доир ба дараҷаи доктори илм: \_\_\_\_\_  
(соҳаи илм)

а) диплом: \_\_\_\_\_ б) санаи додан: \_\_\_\_\_  
(силсила, рақам) (рӯз, моҳ, сол – хх.хх.хххх – санаи қарори КОА)

в) рамз ва номи ихтисос: \_\_\_\_\_  
(ҳангоми ҳимоя)

г) номи диссертатсия: \_\_\_\_\_  
(номи пурра)

д) мушовири илмӣ: \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ ҳангоми ҳимоя)

е) муассисае, ки дар он ҳимояи диссертатсия баргузор шудааст:  
\_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассиса)

\_\_\_\_\_  
(номи кӯтоҳшудаи муассиса)

(нишонии пурраи муассиса: индекси почта, мамлакат, шаҳр, кӯча, рақами бино)

ж) муассисае, ки дар он ҳимояи диссертатсия баргузор шудааст:  
\_\_\_\_\_  
(номи пурраи муассиса)

\_\_\_\_\_  
(номи кӯтоҳшудаи муассиса)

(нишонии пурраи муассиса: индекси почта, мамлакат, шаҳр, кӯча, рақами бино)

з) таҳсил дар докторантура: \_\_\_\_\_  
(қойи таҳсил, таҳсил нақардааст)

санаи хатм \_\_\_\_\_

(рӯз, моҳ сол– хх.хх.хххх)

#### IV. Унвонҳои илмӣ

12. Унвони илмӣ: \_\_\_\_\_  
(профессор, дотсент)

а) аз рӯйи ихтисоси \_\_\_\_\_  
(ихтисосе, ки аз рӯйи он унвони илмӣ дарёфт шудааст)

б) аттестат \_\_\_\_\_ в) санаи додан: \_\_\_\_\_  
(рақам) (рӯз, моҳ, сол– хх.хх.хххх – санаи қарори КОА)

г) муассисае, ки ба унвон пешниҳод намудааст:

\_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса)

\_\_\_\_\_ (номи кӯтоҳшудаи муассиса)

\_\_\_\_\_ (номи пурраи муассиса: индекси почта, мамлакат, шаҳр, кӯча, рақами бино)

13. Унвонҳои академӣ (ҷумҳуриявӣ, ИҶШС, хориҷӣ қайд намудан лозим) (соли дарёфт):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### V. Натиҷаҳо ва самтҳои кори илмӣ

14. Собикаи кори илмӣ \_\_\_\_\_ сол.

15. Миқдори интишороти илмӣ:

ҳамагӣ \_\_\_\_\_ аз он ҷумла дар хориҷа \_\_\_\_\_

аз он ҷумла:

монографияҳо \_\_\_\_\_

мақолаҳо \_\_\_\_\_

тезисҳо \_\_\_\_\_

16. Шумораи патентҳо \_\_\_\_\_

Шаҳодатномаҳои муаллифӣ ба ихтироот (намунаҳои саноатӣ, амсилаҳои муфид), ки қайдҳои давлатии алгоритмиро гузаштаанд \_\_\_\_\_

маҳзани маълумот \_\_\_\_\_

17. Миқдори ихтирооти ҷоришуда (санадҳои татбиқи он дар назар дошта шудааст) (намунаҳои саноатии амсилаҳои муфид) \_\_\_\_\_

#### VI. Фаъолияти омӯзгорӣ

18. Собикаи кори омӯзгорӣ \_\_\_\_\_ сол.

19. Миқдори интишороти таълимӣ-методӣ:

ҳамагӣ \_\_\_\_\_ аз ҷумла дар хориҷа \_\_\_\_\_

аз ҷумла:

китобҳои дарсӣ \_\_\_\_\_

дастурҳои таълимӣ \_\_\_\_\_

дигар коркардҳои методӣ \_\_\_\_\_

## VII. Маълумоти иловагӣ

20. Унвонҳои фахрӣ, мукофотҳо, инъомҳо, дигар инъомҳои давлатӣ:

\_\_\_\_\_ (унвон, мукофот, инъом, мамлакат, сол)

21. Имконияти ба сифати ташхисгар дар соҳаҳои гуногуни таҳқиқоти илмӣ ва технологияҳои истеҳсолотӣ иштирок кардан (на зиёдтар аз се равияи илм; меъёри умумии иттилоот аз рӯйи банди мазкур на бештар аз 200 аломат):

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

в) \_\_\_\_\_

22. Ман, \_\_\_\_\_ дақиқ будани маълумоти овардашудаи болоро тасдиқ мекунам ва ризояти худро ба Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба бонки маълумоти «Олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ворид кардан ва истифодаи робитаҳои иттилоотӣ бо олимони ҷумҳурӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла бо марказҳои илмӣ медиҳам.

\_\_\_\_\_ (сана)

\_\_\_\_\_ (имзо)

Имзо \_\_\_\_\_ шаҳодат медиҳам.

(насаб, ном, номи падари унвончӯ)

Сардори шуъбаи кадрҳо \_\_\_\_\_

(имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

Ҷ.М

\_\_\_\_\_ (сана)

\*Барои худкорсозии ворид намудани иттилоот ба пойгоҳи додаҳои Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот ба КОА дар шакли электронӣ ва қоғаз пешниҳод карда мешавад.

Замимаи 13  
ба Низомномаи  
намунавӣ оид  
ба шӯрои  
диссертатсионӣ

**САРСАҲИФАИ  
парвандаи аттестатсионӣ**

(Бо грифи маҳдудкунанда)\*

\_\_\_\_\_ (рақами парвандаи аттестатсионӣ)\*\*

\_\_\_\_\_ (номи муассисае, ки шӯрои диссертатсионӣ дар он амал мекунад)

\_\_\_\_\_ (рамзи шӯрои диссертационӣ)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падари муаллифи диссертатсия)

**ПАРВАНДАИ АТТЕСТАТСИОНИИ  
довталаби дараҷаи илмӣ**

доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси \_\_\_\_\_ ИЛМҲОИ  
(соҳаи илм)

\_\_\_\_\_ (рамз ва номи ихтисосҳо)

Санаи воридшавии парванда ба ҚОА \*\* \_\_\_\_\_

Санаи қабули қарори Раёсати ҚОА \*\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (шаҳр, сол)

\_\_\_\_\_ \*Дар мавриди чунин гриф доштани диссертатсия гузошта мешавад.

\*\*Дар ҚОА гузошта мешавад.

**ВАРАҚАИ**  
**баҳисобгирии диссертатсия**

Насаб, ном, номи падари муаллифи диссертатсия		Санаи ҳимоя	
Номи диссертатсия		Дараҷаи илмӣ (бо нишон додани соҳаи илм)	
		Рамзи ихтисосҳо	
Номи муассисае, ки дар назди он шӯрои диссертатсионӣ таъсис дода шудааст.		Рамзи шӯрои диссертатсионӣ	
Кор иҷро шудааст			
Муассисаи тақриздиханда			
	Насаб, ном, номи падар	Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Мулоҳизаҳо доир ба кор (мусбат, манфӣ)
Рохбари илмӣ (мушовир)			
Муқарризи расмӣ			
Муқарризи расмӣ			
Муқарризи расмӣ			
Ташхисгари муассисаи тақриздиханда			
Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ	Тарафдор:	Муқобил:	Безътибор:

Котиби илмии шӯрои диссертатсионӣ  
\_\_\_\_\_ (имзо)

\_\_\_\_\_ (насаб, ном, номи падар)

\_\_\_\_\_ (санаи пурқунӣ)



Замимаи 15  
ба Низомномаи  
намунавӣ оид  
ба шӯрои  
диссертатсионӣ

### БЮЛЛЕТЕНИ ОВОЗДИҲӢ

Шӯрои диссертатсионии \_\_\_\_\_  
(рамзи шӯро)

Ба ҷаласаи шӯрои диссертатсионӣ «\_\_» \_\_\_\_\_ соли 20\_\_

Насаб, ном, номи падари довталаби дараҷаи илмӣ	Намуди аттестатсия*	Натиҷаи овоздиҳӣ
1	2	3
		Гарафдор Муқобил

\*Масъалае, ки ба овоздиҳӣ пешниҳод шудааст, ҷоп карда мешавад: додани дараҷаи илмӣ аз рӯи натиҷаи аттестатсия, барқарор намудан, маҳрум сохтани дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос (соҳаи илм).

**ПРОТОКОЛИ № \_\_\_\_\_**  
**чаласаи комиссияи ҳисоб, ки аз ҷониби шӯрои**  
**диссертатсионӣ интихоб карда шудааст**

\_\_\_\_\_ (рамзи шӯро)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ соли 20\_

Ҳайати комиссия: \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падари аъзоёни комиссия)

Комиссия барои ҳисобкунии овозҳо дар овоздиҳии пинҳонӣ аз рӯи масъалаи\*  
\_\_\_\_\_ дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи  
ихтисос \_\_\_\_\_ илмҳои \_\_\_\_\_ интихоб карда шудааст.  
(насаб, ном, номи падар) (соҳаи илм)

Комиссия раис интихоб намудааст \_\_\_\_\_  
(насаб, ном, номи падар)

Ҳайати шӯрои диссертатсионӣ дар чаласаи мазкур бо шумораи \_\_\_\_\_ нафар тасдиқ  
карда шуд\*\*.

Дар чаласа иштирок намуданд \_\_\_\_\_ аъзоёни шӯро\*\*, аз ҷумла докторони илм,  
мутахассисон аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда \_\_\_\_\_ нафар\*\*.  
Бюллетенҳои додашуда \_\_\_\_\_ Бюллетенҳои тақсимнашуда \_\_\_\_\_ Бюллетенҳои куттӣ  
\_\_\_\_\_

Натиҷаҳои овоздиҳӣ:  
тарафдор \_\_\_\_\_ муқобил \_\_\_\_\_ бюллетенҳои безътибор \_\_\_\_\_

Раиси комиссияи ҳисоб \_\_\_\_\_  
(имзо, насаб, ном, номи падар)

Аъзои комиссияи ҳисоб: \_\_\_\_\_  
(имзо, насаб, ном, номи падар)

\*Масъалае, ки ба овоздиҳӣ пешниҳод карда шудааст, ҷоп карда мешавад: аз рӯи  
натиҷаҳои аттестатсияи такрорӣ, барқарор намудан, маҳрум сохтани дараҷаи илмии  
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос (соҳаи илм).

\*\*Шумораи умумии аъзо бо илова кардани аъзои иловагӣ дар сурати Ҳимояи яқдафъаина.